


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj Нашрияи Донишгоҳи давлатии Кӯпоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ*
www.kgu.tj №17 (299) 16-уми декабри соли 2019, душанбе (оғози нашр: соли 1994)

ТОҶИКИСТОН ДУЮМИН КИШВАРИ АМНТАРИНИ ҶАҲОН ДОНИСТА ШУД!



Маркази таҳлилии амриқӣ Gallup дар пайи назарпурсии шаҳрвандони 142 давлати дунё кишварҳоро радабандӣ карда, Тоҷикистонро дар зинаи дуюми ҷадвали амнтарин кишварҳои олам ҷой додаст, хабар медиҳад АМИТ "Ховар".

Дар ин раддабандӣ ҷои аввал ба Сингапур ва ҷои сеюм ба Амороти Муттаҳидаи Араб дода шудааст.

Пажуҳишгарон пурсидаанд, ки оё аз гаштгузори шабона дар танҳоӣ наметарсед? Тоҷикистониён изҳор доштаанд, ки зимни гаштгузори шабона ҳеч ҳатареро эҳсос намекунанд ва ба мақомоти ҳифзи тартиботи маҷали зисташон бовар доранд, хабар додаст Gullup.


Дар баробари Тоҷикистон инчунин Миср, Норвегия, Туркманистон, Швейцария, Узбекистон, Финландия, Ҷин, Олмон, Имороти муттаҳидаи араб шомили рейтинги кишварҳои амнтарин шудаанд.

Дар маҷмуъ, зимни назарпурсӣ дар ҷаҳон аз се ду нафар - 69 дарсад изҳор доштаанд, ки ҳангоми сайргуашти шабона худро ами эҳсос мекунанд ва 68 дарсад изҳор доштаанд, ки ба пулиси маҷалӣ бовар доранд.

Ҳар нафари 8-ум, ё худ 13 дарсад гуфтаанд, ки соли гузашта моли онҳо ё наздиқонашон ҳадафи дуздӣ қарор гирифтаст ва 6 дарсад изҳор доштаанд, ки мавриди ҳамлаю горатгарӣ қарор гирифтанд.

Дар Афғонистон танҳо 13 дарсад изҳор доштаанд, ки ҳангоми сайргуашти шабона дар танҳоӣ худро ами эҳсос мекунанд. Ин нишондод як сол пеш ба 20 дарсад баробар будааст. АМИТ "Ховар"

ЧОИЗА, ОРДЕН, МЕДАЛ ВА
ДИГАР МУКОФОТҲОИ
ЭМОМАЛӢ РАҲМОН




С. 9

80 СОЛИ ЗИНДАГИИ ОЛИМ:
ИБРАТ БАРОИ ДИГАРОН



С. 4

МИНБАРИ
ДОНИШҖӮ



С. 12-13

ХУРОСОНИЙ: ТАҲСИЛ ДАР
АФГОНИСТОН МУШКИЛТАР
АСТ, ЧУНКИ...



С. 11

ХУҚУҚ ВА ЎҲДАДОРИҲОИ
ОМӯЗГОР ВА ДОНИШҖӮ



С. 6

МАРД НАМИРАД
БА МАРГ...



С. 7

ИҚТИСОДШИНОСИ
СЕРМАҲСУЛ



С. 2



Яке аз олимоне, ки имрӯз мо дар борааш ҳарф мезанем, аз ҷеҳраҳое мебошад, ки дар илми иқтисод нақши калидӣ дорад. Шарифов Зариф Раҳмонович иқтисодшиноси маъруфи тоҷик, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор буда, баҳри рушди илми иқтисодӣ-т, тавзеъу барсии асосҳои илмии он ва ташреҳи муносабатҳои иқтисодӣ дар ҷомеа, ҳамчунин ҳамбастагии иқтисодӣ ба ҳаёт ҳизматҳои арзишманд кардаст. Метавон иброз дошт, ки устод Шарифов Зариф яке аз бунёдгузорони мактаби бузурги муҳосиби Чумхурии Тоҷикистон ба шумор рафта, ҷандин китобҳои дарсӣ ва монаграфияҳоро таълиф кардаст. Имрӯз ҳар кас даъвои олимӣ дорад, аммо мардум олими хуб ва ҳақиқиро мӯйянӣ мекунанду аз рӯи амалу кораш ва донишаш баҳо медиҳанд.

Ба андешаи мо Зариф Раҳмонович баландтарин мартаба ва увони ИНСОНРО доро аст. Вокеъан ҳам ҳамон хислатҳои неки инсонӣ дар ин марди хоккору ҳалим ва соҳиби дониши баланди илмӣ дидар мешавад.

Ўходими намоёни ҷамъияти ва роҳбари соҳибистеъод ба шумор рафта, дар вазифаҳои гуноногуни давлатӣ адои вазифа кардаст. Шарифов Зариф Раҳмонович факултаи иқтисодии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)-ро соли 1972 ба баҳо аълоҳо ҳатм намуда, ҳуди ҳамон сол бо роҳҳати Вазорати маорifi Чумхурии Тоҷикистон ба Институ-

ИҚТИСОДШИНОСИ СЕРМАҲСУЛ

Бузургтарин оғаридави Худо Муҳаммад (дуруд бар ё) вобаста ба манзалати олимон ҷунун гуфта: "Олимон дар миёни ҳалқ амини (амонатдор) Ҳудоянд. Олим ва толиби илм дар хайр шариканд". Аз ин бар меояд, ки қадру манзалати олимон ҳеле болост ва мо инсонҳои oddӣ инро бояд ҳатман бидонем.

ти иқтисодии АФ Чумхурии Тоҷикистон ба кор фиристода шуд. Аз моҳи октиабри соли 1972 то сентябрь соли 1983 ҳамчун лаборанти калон, ҳодими хурд ва баъдтар ҳодими қалони илмики сектори проблемаҳои аграрии Институти иқтисодии АФ Чумхурии Тоҷикистон шуда кор ва фаъолият намудааст. Дар ин давра соли 1978 рисолаи номзадиашонро ҳимоя намуданд. Аз сентябрь соли 1983 ба роҳҳати Вазорати маорifi Чумхурии Тоҷикистон ба Донишгоҳи давлатии омӯзгории шаҳри Кӯлоб ба сифати муаллими қалони кафедраи назарияи иқтисодӣ ба кор фиристода шуданд.

АСОСГУЗОРИ ФАКУЛТАИ ИҚТИСОДИИ ДДҚ

Вақте ки соли 1992 дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб факултаи иқтисодӣ таъсис дода шуд, Шарифов Зариф Раҳмонович яке аз аввалин деканҳои факулта маҳсуб мёефт. Маҳз бо ташабbus ва ибтикороти ў ба хотири тайёр қардани қадроҳои соҳаи иқтисод факултет таъсис дода шуда, олимони соҳибунвон аз марказа даяват қарда мешуд, то ин ки ба донишшӯҳ дарс гӯянд. Агар гӯем факултати иқтисodiro дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ин марди начиб асосгузор аст, ҳато намекунем, ҷонки дар он замонҳо барои таъсис додани факулта чи қадар мушкилоти зиёд ҷой дошт. Дар ин донишгоҳи вазифаҳои мудирии кафедраи назарияи иқтисодӣ (1983-1992), мудирии кафедраи вазифаҳои декани факултети иқтисодӣ (1992-1997), декани факултаи иқтисодӣ (1993-1996), мувонни ректор оид ба иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва робитаҳои ҳориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб (1997-1999) кор ва фаъолият намудааст.

ҲОДИМИ ДАВЛАТӢ ВА ВАЗИФАҲОИ МАСЪУЛИЯТНОК

Аз соли 1999 то 2002 дар вазифаи сардори идораи барномарезӣ, иқтисоду молияни Вазорати маорifi Чумхурии Тоҷикистон, соли 2002 то 10 ҷанвари соли 2007 мувонни Вазiri маорifi Чумхурии Тоҷикистон ва az 10 ҷанвари соли 2007 to 2008 Сардори ҳадамоти давлатии назорат дар соҳаи маорifi, az соли 2008 to 2012 rektorri Donišgoxi davlatii omӯzgori Toҷikiſton ba nomi C. Ainiy va az 2012 to 2014 sarbalandona ҳimoya namudaand. Beşubha, metavon guft, ki ustod Sharif Rahmonovich oshomun omӯzgori asil va ustod dӯstdorand kabsi xud mehinošand, ki tamomi ҳastasi xudro kabsi omӯzgori baxshiдаast. Ustod dar zamoni poydori Ittixodi Shӯrav dar tarbiya va kamolot shogirdoni ziёde sahmguzor буда, ин tashabbusro dar zamoni istiqpoliat niz idoma doda istodaand.

Xizmatxoi shoistai ustod Sharif Rahmonovich dar faъoliyatni kor ҷiҳatni roushi maorifi toҷik xizmatxoi shoēn қard, maҳz bo tashabbusi on kash Nizomnomoza Oinnomoi Xadamatni davlatii nazorat darsor maorifi va Nizomnomoza zersoxtorxoi on taҳija va az taraфи Ҳukumatii Chumxuриi Toҷikiſton va moshvarai Vazorati maorifi va ilmi Chumxurii Toҷikiſton tasdiq қarda shudand.

ОЛИМИ ПУРМАҲСУЛ

Устод Sharif Rahmonovich bo maqolao va maъrӯzaҳoи ilmiash dar konferensiaҳo satxoi bainalmillalayi va chumxuriyayi, simpoziumxo, forumxo iқtisodӣ oid ba mушкиlotxoi mubrami iқtisodie baramad namudaast. Metavon ibroz doшt, ki ū malili 200 maqolai ilmiy va nomgūi ziyedi kitobҳoi darscioi vasooti taliyimi meboshand. Muximtarini onҳo ba xisob meravand "Iқtisodi bazoroy va modelxoi on", (2003), daстuramal dar xususi tatlbi kodexi andoz dar soҳaи maorifi "Moliqiat va shaklҳoи on dar sharoiti iқtisodieti guzariш", (2002) "Asoxhoy iқtisodibozorgoniy va tashakkuli mehanizmi xochagidori dars kompleksi ag-

rosanoatӣ", (2008, monografiya), "Molia dar muassisahoi buchetӣ" (2011, kitobi darasir), "Geografiya iқtisodiy va iqtimooi ҳaҳon" (2011, kitobi daryi qildxo 1 va 2-um), "Baҳisobigiri buxgalteri dar tashkilotxoi buchetӣ", (2016) "Baҳisobigiri buxgalteri dar soҳaи ҳisovvarzi" (kitobi darasir, qismi 1, ҳammalif), (2013) "Nazariya baҳisobigiri buxgalteri", (2013) "Tashkili baҳisobigiri muҳosibiyi dar xacagizoi deҳkondi" (2019) va fajraҳo.

Устод Sharif Rahmonovich xamchun omӯzgori asil va ustod dӯstdorand kabsi xud mehinošand, ki tamomi ҳastasi xudro kabsi omӯzgori baxshiдаast. Ustod dar zamoni poydori Ittixodi Shӯrav dar tarbiya va kamolot shogirdoni ziёde sahmguzor буда, ин tashabbusro dar zamoni istiqpoliat niz idoma doda istodaand.

Xizmatxoi shoistai ustod Sharif Rahmonovich dar faъoliyatni kor ҷiҳatni roushi maorifi toҷik xizmatxoi shoēn қard, bo yak қator iftikhornomaҳo va mukoftou choizaҳo qadrondi kardaast. ū soli 1997 bo inshoni "Aъlochii maorifi Chumxurii Toҷikiſton", soli 1999 bo ordeni "Sharaf" va soli 2011 bo medali "20-solagii Istiqpoliati davlatii Chumxurii Toҷikiſton" va soli 2019 bo unvoni Kormandi shoistai Toҷikiſton mukofonida shudast.

Ustod bario расидан ба синни muboraki 70-solagii tabrik namuda, duو mekunem, ki ustod soliёni ziёd miёni shogirdon umr ba sар burda, ҳamesha roҳnamozi chavonon boшand.

**Чу Саъдӣ бод дар умрат қушоиш,
Зи Фирдавсӣ сано боду синоши.
Ба базмат Бедилу Ҳофиз газалҳон,
Туро Сино зи гам башад равоиш.**

**Неъматулло КУГАНОВ,
декани факултаи молиявию
иқтисодии Донишгоҳи давлатии
Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
Низомиддин КОМИЛОВ,
саромӯзгори кафедраи молия ва
қарзи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ**

ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ ПАРТИИ - ЭТО ВСЕНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА

12-я конференция НДПТ в Хатлонской области



**Ситора ОДИНАЕВА, делегат
12-й конференции Народной демократической партии Таджикистана в Хатлонской области**

30 ноября в городе Бохтар состоялась 12-я конференция Народной демократической партии Таджикистана в Хатлонской области. В работе конференции приняли участие председатель Хатлонской области Курбон Ҳакимзода, заместитель председателя исполнительного комитета НДПТ доктор филологических наук Раънохон Бободжониен, депутаты республиканского Маджлиса народных представителей, избранные от Хатлонской области. Всего в работе областного партийного форума приняли участие 700 делегатов из всех городов и районов области.

После избрания председателя и президиума собрания перед делегатами выступил с докладом председатель Хатлонского областного исполнительного комитета НДПТ Абдулло Раҳмонзода, в котором он подробно проинформировал присутствующих о работе парторганизации

за последние два с половиной года. Было отмечено, что согласно Уставу отчетно-выборные конференции проводятся один раз в два с половиной года, на них помимо отчета и выборов руководителей исполнкомов парторганизаций также обсуждаются наиболее актуальные вопросы внутрипартийной жизни, деятельности низовых партийных организаций и членов НДПТ, выполнения решений съезда партии, установок руководящих партийных органов. Было отмечено, что в современных условиях без объединяющей и организующей силы невозможно политически организовать общество, поднять эффективность производства, решать социальные вопросы. Народная демократическая партия Таджикистана в политической жизни страны, имея свою четкую и дальновидную программу, играет ключевую роль в продвижении политики государства и Правительства в соответствии соблюдением законов и Программы партии. Сейчас она является собой мощную организацию, взявшую на себя пропаганду новейших достижений, налаживание плодотворной деятельности во всех сферах жизни общества. Но главный капитал партии - это всенародная поддержка. Она пришла к партии вместе с ее создателем и вдохновителем, безусловным Лидером нации Президентом страны Эмомали Рахмоном.

А. Раҳмонзода отметил, что партийная организация области из года в год укрепляет свои ряды, она сегодня насчитывает 184 тысячи человек, более половины которых составляют молодежь и женщины. 54 тысячи членов партии имеют высшее образование и почти столько же неполное высшее или среднее специальное образование. За отчетный период, уделяя внимание улучшению условий работы партийных организаций

ци, за счет средств НДПТ построено в городах и районах области 9 служебных зданий, теперь уже работники 17 исполнкомов парторганизаций на местах имеют современные и благоустроенные помещения для плодотворной работы. А число горрайисполников, оснащенных служебным автотранспортом, достигло 22-х.

На конференции выступили руководитель общественной молодежной организации "Сазандагони Ватан" (Созидатели Родины) Диляфузи Абдулло, председатель исполнкома НДПТ в городе Кулябе Орзу Ҳомидиён, председатель Фракции НДПТ в Маджлиси народных представителей Маджлиси Оли Республики Таджикистан Бахтовар Сафарзода, заместитель Председателя Народной Демократической партии Таджикистана Раънохон Бободжониён.

Выступившие отметили, что главными целями НДПТ является служение народу, повышению его благосостояния. Именно этими высокими целями руководствовался, создавая партию, Лидер нации Президент страны Эмомали Раҳмон, партию, ставшей под его началом руководящей и организующей силой общества.

Выступающие отметили, что страна находится в преддверии празднования 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан, и на территории области, как и по всей стране, продолжаются ударные дни благоустройства и созидания. Для встречи этого великого праздника с весомыми достижениями значим вклад каждого члена партии и важную роль в этом процессе играют политическая позиция, широкий идеологический взгляд, преданность и любовь к стране. В связи с этим, в свете рекомендаций и указаний Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Раҳмона и Перспективной программы Народной демократической партии Таджикистана каждому из нас необходимонести свой вклад в обеспечение будущего благоустройства Родины.

Председатель Хатлонской области Курбон Ҳакимзода в своем выступлении отметил, что в сегодняшней чрезвычайно слож-

ной геополитической ситуации важнейшим шагом партии по защите достижений независимости является борьба с такими злостными проявлениями, как терроризм, экстремизм и сепаратизм. Именно в этих обстоятельствах задача НДПТ и общественных активистов состоит в том, чтобы защитить людей, особенно молодежь, от обмана и порабощения экстремистскими идеями, показать умеренным группам людей правильный образ жизни, пробудить в них патриотизм.

- В этом неспокойном мире настало время всем слоям общества доказать свою преданность народу и государству и обеспечить процветание настоящего и будущего своих детей, - сказал Ҳакимзода. - Только в этом случае мы можем избежатьловушек чуждой нашему народу идеологии и как ведущая партия сможем укрепить основы государственной независимости.

Было отмечено, что исполнительные комитеты партии в Хатлонской области, в ее городах и районах должны направлять свою деятельность на пропаганду идей мира, единства, патриотизма и творчества среди народа. В центре внимания пропагандистских групп должны быть достижения Таджикистана за годы независимости и особенно за последние годы, прогресс и достижения республики, чтобы наглядно, словом и делом противостоять политическим противникам, которые говорят, что за годы независимости наше экономическое и социальное развитие не изменилось.

На конференции ряд членов НДПТ были награждены почетными грамотами за вклад в строительстве служебных зданий, других объектов в честь 28-й годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан.

На 12-й областной конференции НДПТ избраны новые члены исполнительного комитета Народной демократической партии Таджикистана в Хатлонской области, новый состав ревизионной комиссии исполнкома и новый редактор газеты "Ҳамроzi ҳалқ", им стал Махмадали Ақрамов. На конференции избраны делегаты на очередной Съезд Народной демократической партии Таджикистана, который пройдет в декабре текущего года в городе Душанбе.

ФИКР МЕКАРДАМ, КИ...



Мұхаммад САЙДЗОД,
саромызгори кафедраи
забондои хоригӣ

Дар хурдӣ фикр мекардам, ки нависандаҳо ва андешамонд аз башар нестанд ва ё роҳҳои андешарониашон дигар аст, зеро таҳлилу баррасии онҳо дар мавриди ин ё он ҳодиса аз дигар мардум ба кулӣ фарқ мекунанд. Фикр мекардам, ки онҳо ҳодисаҳоро нахуст дар коргоҳи худ таҳлилу таҷзия намуда, сипас ба қалам маҳсули андешаҳои худро бар рӯйи сафҳаҳо морезанд. Акнун фаҳмидам, ки ба "копировать" ва "вставть" низ "нависанда" шудан имкон доштааст.

Ростӣ, муддати солҳо буд, ки фикр мекардам, ки устодони донишгоҳ аз донишҷӯён бар ивази баҳо маблағ мегиранд, акнун фаҳмидам, ки муаллими бечора ба донишҷӯ кор надоштааст ман нисбаташ гумони ғалат мекардаам. Акнун фаҳмидам, ки ўтакҳо аз сардори гурӯҳ маблағ мегирiftaastu xalos.

Илова бар ин, фикр мекардам, ки агар донишҷӯ заёда аз 36 соат дар дарс иштирок нақунад, аз сафи донишҷӯён ҳориҷ карда мешавад, вале навакҳои фаҳмидам, ки донишҷӯ метавonisaast, ки тӯли як сол дарс набошаду ҳамоно донишҷӯ бӯйӣ бимонad.

To ячанд рӯз пеш фикр мекардам, ки ҳар рӯзномае, ки дар донишгоҳ тақсим мешавад, донишҷӯён ва омӯзгорон онро пурра мутолия мекунанд, акнун фаҳмидам, ки онҳо фақат ба тасвирҳои рӯзнома наzar мекардаанду ҳалос.

Тӯли солҳо охир борҳо фикре дар саррам мөомад, ки омӯзгорон ба донишҷӯён чун апаву ҳоҳар ва фарзанд назар мекунанд, аммо акнун фаҳмидам, ки фикрамон ғалат будааст.

Ман фикр мекардам, ки ҳамонги дар имтиҳон маглуб шудани донишҷӯ тағаҳояшон дар такопӯ мезананд, акнун фаҳмидам, ки фикри хато мекардаам, онҳо "язна"-ҳояшон

будааст, на тағаҳояшон.

То вақти ба кор даромаданам фикр мекардам, ки омӯзгорон машии гирифтаашонро барои зиндагии худ сарф мекунанд, акунун фаҳмидам, ки чунин набудааст.

Фикр мекардам, ки дӯстон тағйирнаёбанданд, аммо наvakҳои фаҳмидам, ки курсӣ инсонро тағйир медодааст.

Нисфи умрамро ба дасти хоб агар шабҳо гирифт,
Дӯстонамро зӣ ман афсӯс мансабҳо гирифт.

Фикр мекардам, ки дар ҳар як шумораи рӯзномаи "Анвори дониш" як мушкили донишгоҳ нашар мешавад, акунун фаҳмидам, ки то ҳол намефаҳмидам, зеро он ба "меъёрҳои аҳлоқии журналистӣ" мутобиқат намекардаast.

Фикр мекардам, ки ашҳоси ҳақиқатпарастро ҳама эҳтиром мекунаду дӯсташон медоранд. Дириӯзакак фаҳмидам, ки ҳоло

варӣ мекардам.

Дирӯз тифл будаму фикр мекардам, ки кай қалон мешавам аз ҷандин нафар илм омӯзму ба ҷандин нафар аз илми гирифтаам таълим дигар. Имрӯз фаҳмидам, ки шаҳси донишманд доимо гурӯсна мемондаast.

Имрӯз, ки қалон шудам, меҳоҳам боз ҳамон кӯдак бошад. Меҳоҳам ба олами кӯдакӣ баргардам. Ба олами покӣ ва олами бегуноҳӣ. Меҳоҳам боз ҳамон кӯдак бошам аз ғаму дарди дунё парвое надошта бошам оид ба ҳар "падидан номатлӯб" фикр нақунам. Меҳоҳам ҳамон кӯдаке бошам, ки на гайбат қунаму на гайбат шунавам. Меҳоҳам кӯдак бошам, то аз пулу мол бехабар бошаму аз доллар оғоҳие надошта бошам. Меҳоҳам тифл бошам, то болои зонуи модар хоб кардану ҳонаи хоскорони падарро аз ин қасрҳои баланди бемаъни боло донам. Меҳоҳам кӯдак бошам, то аллаи ширини модарро аз ин мусиқиҳои бемаъни боло донам.

То ҳамин шумораи рӯзнома аз нашр баромадан фикр мекардам, ки ҳар як мақолае, ки ба идораи рӯзнома мувофиқ набошад, онро нашр намекунад, акнун фаҳмидам, ки мақолаҳо, ки ба идораи рӯзнома мувофиқат намекунад, ба хотира гуногунандешӣ нашр мешудаast.

Фикр мекардам ва то ҳол зеҳни маро фикре фаро мегиранд, ки оё ҳама чун ман фикр мекарда бошанд?! Ман ҷунин фикр мекунам, Шумо чӣ?

Аз Рӯзнома: Ба як андешаи шумо мо ҳақ дорем, ки равшаний андозем. Он ки шумо фикр доред: "Фикр мекардам, ки дар ҳар як шумораи рӯзномаи "Анвори дониш" як мушкили донишгоҳ нашар мешавад, акунун фаҳмидам, ки то ҳол намефаҳмидам, зеро он ба "меъёрҳои аҳлоқии журналистӣ" мутобиқат намекардаast." Қуллан ғалат буда, майнон онро дорад, ки шумо ё рӯзнома намехонед ва ё ҳонед ҳам мақолаҳои таҳлиливи танқидиро намебинед, ё ҳақиқатро ба гунаи худ мешиносад. Аз марзи инсофагаузаред! Танҳо дар соли 2019 се мақолаи таҳлиливи танқидии шумо, ки оид ба соҳаи маориф ва дигар мавзӯҳо буд, дар рӯзномаи "Анвори дониш" нашр гардидаast. Аз ин хотир, мақолаҳои зиёд метеҳонем ба шумо нишон дигҳем, ки чӣ гуна камбуҷҳо бармalo шудa.

Офтобомад далили офтоб,
Гардалелмехоҳӣ, аз Ҷарӯйатоб!

Ҳама рӯ ба "чоплусизм" овардаанду фазо барои инсони ҳақиқатпараст танг шуда будаast.

Фикр мекардам, ки донишҷӯён ба ҳама ашҳоси аз худ қалон ва ҳама омӯзгорон салом медиҳанд. Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки онҳо танҳо ба омӯзгори дарсдиҳанда, он ҳам бошад дар ҳамон соли таҳсили дарсиаш салом медодаанду ҳалос.

Дириӯз тифл будаму мустақиллона гом зада наметавonistam va fikr mekardem, kи kai қалон мешавam, to be kӯmaku daстgiri pадару modar sebӯ oulu ба dast orem.

Дириӯз тифл будам, фикр мекардам, ки kai қалon мешавam, то dar pasi chanbaraki naқliy়et niшasta, ba xubъ onro ro-nam.

Дириӯз дифл будаму фикр mекардам, kи kai қалon мешавam, to ba donishgoҳ doxil shuda, iftixor az donishҷӯй kунамu худro az yaku du болo donam, ammo ҳолo fikr mекunam, kи koш az kӯdakiam baroи "ҳаққи хизmat" mablaғ chāmъo-

Наҳустин собитгари мӯҳаббати зану мард маҳз оила барпо кардани эшон аст.

Ф. Гегел

Оила ҳамеша асоси чомеа буд, ҳаст ва мемонад.

О. Балзак

Ягон оила бе таъсирӣ мутақобилиа зану мард, бе талоши муштарaki эшон peshprav будa nametavonad.

P. Такур

Оила хурдтарин bakhshi chāmъiyat ast, kи buzurgtariin masoili chāmъiyat troxal lu fasl mекunad.

Ф. Адлер
Бузургтарин шоҳкории табият оғарниши оила ast.

Ч. Сантайяна

Оилае, kи tanҳo ба xushbaxtii ҳud mekӯshad, xēc goҳ xushbaxt будa nametavonad.

Э. Муне

Оила barpo karдан maҳv va maҳkum karдан tanҳoist.

A. Маргов

Оила binoyest, kи onro munta-zam taъmiru takmil boyad bakhshid.

A. Morya

Оила az ҳамa chiz avlost va az in rӯ, pesh az on kи oila barpo kuni, biandesh, kи baroayt ҳамa chiz muhimtar ё oila.

• Шеъри рӯз

Сайдои НАСАФӢ

МАКУН



Худро чу соя дар таҳи деворҳо макун,
Дилро ҷароғи гӯшаи мотамсаро макун!
Пажӯӣ бар остонаи навдавлатон манҳ,
Аз нокуни паланг ба ҳуд муттако макун!
Дасти ҳавас зи неъмати алвон қашида дор,
Бар ҳони ҳалқ пайравии иштиҳо макун.
Силий ҳӯрӣ ба рӯи ҳуд аз сар-сари ҳазон,
Дар боғи даҳр сина чу гул бар ҳаво макун.
Оби бақо зи соғари ғағгури Чин махоҳ,
Чашми тамаъ ба косаи дasti гадо макун.

ДУ ҲИҚМАТ

АҚЛ

Подшоҳе буд ва ҷун ҳама подшоҳон зани бисёре дошт ва аз ин занони бисёр фарзандони бисёرتар. Ва аммо аз ин ҳама фарзандон подшоҳ нигарони ҳоли яке аз писаронаш буд, аз дasti ў ҳеч коре барнамоид ва подшоҳ фикр кард, ки агар ў бимирад, ин писари бехунару ноуҳабаро дар ҷанд рӯзе саҳми меросашро межӯrad ва дигар ҳеч сармояе барои зиндагӣ наҳоҳад дошт ва аз гуруsnagӣ мемирад. Ҷасмии гирифт, ки ҳанӯз ки зinda ast, boyad kasse ba pisari behuнар biyomzonaad, то pas az sari ў vasiлаи zindagiашро tavonad pайдо kунад. Sarvari rammoni darborro dâvъat karد ва farmuad, kи pisarri ilmi raml biyomzand. Shash moҳ muҳlat hoxt va pisarri xamroҳash burd. Pas az shash moҳ ba nazdi podshoҳ bargashт ва guft, pisarašro ilmi raml omӯzonida va podshoҳ metavanad ūro imtiҳon biyunaad. Guft, bigӯ vorid bišawad. Va chun chizi digare pайдо nakan, angustari shoҳzoda wa dar kaфи dast pinҳon karد va pisarri guft:

- Bigӯy, kи dar kaфи dasti man chist?

Pisar ilmi ramlro ba kor girifte va guft:

- Chize mudavvar ast.

Подшоҳ ofariнаш guft.

Pisar digarborra guft:

- Miёnaш suroh ast.

Подшоҳ bo shawъ az choy barxost, pisarri aҳsant honд va guft:

- Aknun bigӯy, kи chist?

Pisar posuh dod:

- Sangi osiёst!

Подшоҳ oшуfta shud, rӯy ba sarvari rammoni ovard va guft:

- Man turo biguftam inro ilmi raml biyomz, in chī posuh bud, kи az shogirdat meshunavam?

Sarvari rammoni taъsim ba choy ovard va guft:

- Shoҳam, mo ҳarchi ilm doшtem ba pisaraton omӯzonidev va ū ba ilmi raml kashf karд, kи chizi pinҳon dar kaфи shumo mudavvar ast va miёnaш suroh.

Amмо baroи on kи bidonad, sangi osiё dar kaфи dast namegunchad, ba aқl niёz dorad, ammo ҳech kis қodir neст ba kasi diyar aқl biyomzad.

- In chī guna қaror ast, kи soҳibi guldoni ҳoliro ҳammasar meghired?

Шоҳzoda ba vazъияtro chunin sharx dod:

- In bonui chavon ba man bextarin gulpro taқdim karд. Guli rostiro! Chunki az tuhmoxi ba shumo dodaam, gul nameruid. Onҳo puch budand!

Таҳияи
Чаҳонгири РУСТАМШО

Вазорати мактабҳои олии ИҶШС" (соли 1988), бо медали Вазорати мактабҳои олии ИҶШС "Барои корҳои шоён" (1993), солҳои 1973, 1974, 1981-1983, 1989 голиби мусобиқаи сотсиалистӣ ва чун голиби панҷсолаи 9-10 дониста ва бо ордени голиб мукофотонида шудааст. Дар навбати худ Аълоции маорифи ҶТ(1985), Ходими шоистаи илми ҶТ (1995), Арбоби илми ва техникаи Тоҷикистон (2000), Ифтихорномаи Президенти ҶТ (1999), медали Академия ва Пажӯҳишгоҳҳои мӯҳандисии давлатҳои исломӣ (Покистон, Қарочӣ, 1993), (Урдун, Уммон, 1995), узви Федератсияи Академия ва Пажӯҳишгоҳҳои мӯҳандисии давлатҳои исломӣ (2000), академики ака демии мӯҳандисии Тоҷикистон (1992), академики филиали ака демии мӯҳандисии байналмилалӣ (ФР, 1994), узви пайвастаи Академия ва Пажӯҳишгоҳҳои мӯҳандисии давлатҳои исломӣ (2000), дорандай беш аз 15 ифтихорнома, грамотаи фахрӣ, дипломҳои дараҷаи якум ва гайра мебошад.

Ба фаъолияти илмӣ, омӯзгорӣ, ҷамъиятии устод С.К. Каримов олимони маъруғу барҷастаи Иттиҳоди Шӯравӣ, Иттиҳоди давлатҳои Мустанқил, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи Ҳокимиyaти давлатии вилояти Ҳатлон, мақомоти иҷроияи Ҳокимиyaти давлатии шаҳри Қӯлоб ва ходимони давлатии ҷамъияти баҳои сазовор додаанд:

Дар номаи табрicketии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 60-солагии зодрӯзи устод ҷунин омадааст: "Аҳли илму фарҳанги Тоҷикистон Шуморо ҳамчун олими намоён ва устоди гамхор мешиносад. Саъю талошҳоятонро барои пешрафти илми ҷумҳорӣ, тарбияи кадрҳои лаёқатманди илми қадр мекунанд. Тадқиқотҳои Шумо дар илми тоҷик аз таҳаввулоти нав ба шумор меравад. Асаҷрои дар ин соҳа оғардидаатон дар ганҷинаи илми ватани макоми хосса дошта, барои пешрафти ҳоҷагии ҳалқи ҷумҳорӣ нақши арзанда мегузорад, ҳизматҳои Шумо дар тайёр намудани мутахассисони ҷавон - созандагони ҷомеаи имрӯза ва ондай Тоҷикистон назаррас аст. Шумо фаъолияти илмиро бо фаъолияти омӯзгорӣ ва ҷамъияти моҳирона алоқаманд намуда, солҳои зиёд вазифаҳои масъули роҳбарикунандаро ба дӯш доред ва дар ҳаётӣ илмию ҷамъиятии донишгоҳ саҳми арзандаро мегузоред. Ҳизматҳои Шумо дар соҳаи илм ва тайёр кардани мутахassisони болаёқат аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо унвони Ҳодими шоистаи илми Қумҳурии Тоҷикистон, Арбоби илми ва техникаи Тоҷикистон ва ҷандин ордену ифтихорномаҳо қадр карда шудааст".

Дар ҷавоби ин суханон устод С.К. Каримов ҳоксорона ҷунин посух додааст: "Ҳукумати Қумҳурии Тоҷикистон ҳамаи ин баҳои ҳукуматӣ, давлатиро барои ҳизматҳои ноҷизу ҳоксоронаи ман додааст. Ман ҷунин мешуморам, ки ҳоло ҳизмате накардаам, ғақат вазифаи ҳизматиамро бақадри тавон иҷро кардаам. Ҳизматҳои ман ба ин гуна баҳои баланди Ҳукумати Қумҳурии Тоҷикистон ва давлат бо сарварии Пешвои миллат, Президенти қишинвар, мұхтарам Эмомали Раҳмон наимарзад. Дар соҳаи роҳбарии ҷамъияти ҳар ҷи қардам, таҳти роҳбарии қишинвари хирадмандонаи Президенти мұхтарам Эмомали Раҳмон ба субот расонидаам".

Имрӯзҳо, академик Самариддин Каримов монда нашуда, дар тайёр намудани кадрҳои дараҷаҳои илмишта саҳми босазое гузошта истодааст. Зери роҳбарии эшон 9-июни соли 2019 саромӯзгор Акрамова Рӯҳшона рисолаи номзадиро барои гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои физика ва математика дифоъ намуд ва ҳоло үнвончӯй: Шарипов Аламшо, Баротов Намозалӣ, Гулматов Умаралӣ ва дигарон дар арафаи ҳимояи рисолаҳои номзадӣ мебошанд.

80-солагӣ муборак, устоди азиз!

Саттор Гаффоров,
номзади илмҳои физика ва математика, дотсенти кафедраи физики
ва умумӣ ва назариявӣ, МТФ ва ТМ,

Акрамова Рӯҳшона, Баротов
Намозалӣ, Шарипов Аламшо,
Гулматов Умаралӣ, шоғирдон

ЗУЛФИҚОРОВ: ДАР ТОҔИКИСТОН МЕМОНАМ ВА БА РУСИЯ БАРНАМЕГАРДАМ

**Темур Зулфиқоров, нависандай машҳури русзабон ва зодаи
Тоҷикистон, мегӯяд, тасмим гирифтааст, ки дигар барои иқомат ба
Русия барнагардад. ӯ, ки дар Душанбе ва Варзоб хона ва осоишгоҳи
давлатӣ дорад, рӯзи 5-уми ноябр ба Радиои Озодӣ гуфт, меҳоҳад,
дэврони пираишро дар зодгоҳаш сипарӣ кунад.**

**Радиои Озодӣ: Чаро ба Русия бар-
гаштан намоҳоҳед?**

Темур Зулфиқоров: "Ман дар Москва тақрибан 60 сол зиндагӣ кардаам, аммо мағфуҳме мисли зодгоҳ вучӯд дорад. Гузашта аз ин, шаҳри бузург барои зиндагии нағари солҳӯрда муносib нест, зеро шаҳри бузург ба шаҳс имкон намедиҳад, ки бо табиат ва парвардигор дар муколама бошад. Агар манзили кӯҷаку ҳоксоронае дар бешазор медоштам, шояд мавзӯи бозгашти ман ба ватани аҷдодӣ аҳамияти зиёд надошт. Ман тамоми умр дар як ҳуҷрани кӯҷак дар табакаи 14-ум зистам. Хостам, зиндагиву орому осоишта дошта бошам. Ҳатто Лев Толстой дар синни ман аз зиндагии осоиштаву ҳонавода фирор карда, озими як русто шуда буд, ҳарчанд дар як гӯши зебои табиат зиндагӣ мекард. Бароим ҳамеша ҷолиб буд, ки ҷонварон, аз ҷумла, сағҳову гурбаҳо ҷӣ тавр мемиранд. Онҳо барои мурдан ба дуриҳо мераవанд. Ҷаҳор соли ахир ман пириро дар оғӯши табиат мегузаронам ва дар танҳои асаҷрои зиёде эҷод қардам. Ҳар қадар аз шаҳрҳои бузург дурттар шавӣ, ҳамон қадар об тозатару мardум самимитар мешаванд. Вақте аз шаҳр ба деҳа пиёда меравӣ, ту назди парвардигор ва Аллоҳ меравӣ, аммо вақте мошинсавор аз русто ба шаҳр шитобон меравӣ, ту ба назди шайton барнагардӣ. Дар ҷаҳоронум соли бобarakat ман китobi ағсоноҳо, масалҳо ва шеърҳоро навиштам. Як муллои пир ба ман гуфт, Ҷалолиддини Румӣ ба деворе наздик шуд, ки паси он Парвардигор одамро мөфарид, ту бошӣ, болои он девор баромадӣ. Гуфтам, астағфуруллоҳ, ҳаргиз ҳудро устод намеҳисобам. Дар китobi "Пиёлаи тиллоии муҳабbat" омезиши ҳамаи динҳои ҷаҳон дида мешавад. Аслан ҳар як инсон ҳуд дорои ҳамаи динҳо мебошад."

Радиои Озодӣ: Тимур Қосимович,
ҳукумати Русия иддао дорад, ки ба-
рои пиёнсолон ҳамаи шароити зин-
дагиро фароҳам кардааст. Магар ба-
роятон зиндагӣ дар Москва роҳат-
тар набуд?

Темур Зулфиқоров: "Ман ба сиёsat эҳтиrom дорам. Дар солҳои ҷанги дохiliy дар Тоҷикистон дар қишинвар қарор доштам. Ҳамон вақт нахустin номаамро ба раиси ҷумҳuri Эрон Алиакбар Ҳошимии Рафсанҷонӣ гирифтаста будам.

Ҳамон сол романе ҳам навишta будам. Шумо оғаҳӣ доред, ки ман бештар бо Ҳоҷа Насриддини доно ва аబадӣ мукотиба дорам. Ин пири ҳамешаҳӣ дар барҳе маврид вориди ҷисми ман мешавад ва маро водор мекунад, ки ҷизе бинависам, ё бигӯjam. Вай аз номи ман үнвонии Борис Елтисин номаҳо naviшt. Ба үнвонии Ҷорҷ Буш ва Билл Клинтон (расони ҷумҳuri собиқи Амрико) нома naviшt, ҳамчунин ба Барак Обама ва Трамп низ. Се номаи ҷумҳuri ман, аз номи дарвеш Ҳоҷа Зулфиқоров ба Путин дар расонаҳо нашр шудаанд. Ман дарк мекардам, ки муҳотабонам ба ман посух намедiҳand. Ман девона нестam.

Бароим ин мӯҳим ҳам набуд. Ман меҳоҳад, назари мardumi одии наздик ба мавқei ҳудро ба мақomdorон бiraсosanam."

**Радиои Озодӣ: Ҳамзамон мо навиши-
таҳои шуморо дар шабакаҳои иҷти-
мойӣ дар бораи ӯнсурҳои фашистӣ дар
баъзе аз қиширҳои ҷомеаи Русия хон-
даем, ки бо зодагони қишиварҳои шарқӣ
бадрафторӣ мекунанд...**

Темур Зулфиқорov: "Сиёsat аз ҳуд ҳаробиҳо мемонад ва фарҳанг осорҳо-

**Радиои Озодӣ: Ахиран шумо ба
роҳбарияти Ҷоизai Нобел номае фи-
ристода, az шевави интиҳои асаҷо
интиқод кардед. Ҳадаф ӯ буд, ме-
ҳоҳад, сазовори Ҷоизai Нобел бо-
шад?**

Темур Зулфиқорov: "Ман ба шоҳи Швetsia муроҷиат кардам. Аз лиҳози сиёсӣ мавқei ман наздик ба усулгароҳост. Ҳамаи империяҳо барои талоши мақomdorон бaroи ҷамъоварии сарват аз байн раftaанд. Maқomot дар фикри афзоши сарват ҳуд ҳастанд, аммо нағари бечора барои ҳӯронидани кӯдакаш гизо на-
дорад."

**Радиои Озодӣ: Ҷунин ҳолат дар
Тоҷикистон ҳам мушоҳид мешавад?**

Темур Зулфиқорov: "Ин мавзӯро беҳтар аст, қанор гузорем, зеро Тоҷикистон кишивари ҳурд аст ва ба империя ҳеч шабоҳат надорад. Қишиварҳои ҳурд тибқи қонунҳои дигар зиндагӣ мекунанд, ҳарчанд талоши сарват андӯхтан кишиварҳои кӯҷакро низ аз байн мебарad. Талош барои ҷамъоварии сарват ҳоси инсонҳост. Ман миёна ҳастам, зеро ду кишивари ман - Тоҷикистон ва Русия қашшоқанд ва ман ҳамчун адаб наметавонам дар мardum zindagии beҳtarе дошта бошам. Dar mawridi nomai mān ba kumitaи Ҷоизai Нобel beshthari mardum onro ҳamchun talošam barozi giriftani in choiza ovozxonro nametavon bo Sholoxov, Pasternak va Bunin (adiboni rûs) muqoisa kar. Tāmomi ravanidi intixob va ixtisosi in choiza ҳamchunon pinnxondast, kи kāse nametavonad, ҳatто ҷuziyeştasho pайдо kūnād. Tanxō bāyd az guzash 50 sol ҳaқ dorem bidonem, kи asarero barozi giriftani in choiza kāfī peshnixod karadast. In xāndovar ast. Oshir ravanidi ixtisosi choizai Oskar dar Ameriko komilan shaffoof ast. Bo ҷunin pinnxonkorikho Ҷoizai Нобel muallofi noloiq mefiristand. Ammo in taloš barozi giriftani Choizai Нобel beshthari ҳudam nabud. Man faqat hostam ravanidi intixob baranda kohi shafaf boşhad. Asarxoi mān asosan ba mawzӯi Russiа ixtisos eftaand, kи onro man ki shivari osiē medonam. Sarvatmandoni rûs taloш mēkunand ba Farb rox ēband, ammo dar asl onxo osiē ҳastand."

navu kitobxonâčo. Kallamushxoi siyosat uqobxoi farhangro nobud mesozand. Ba man chand daъfa ҷavonakhoi millatgaro ё skinhed ҳamla kardand. Medonam, kи onxo ҷunin daštur girifta budand. Inxō ҷavonon firireshawdavu nimugurusha məbəshand. Dar mačmūy, ҷunin raftor hosi millati rûs naməbəshad. Bubinēd, toҷikon barozi muҳočipati koriy na ozimi Afgonistonu Eron ё Xindu Imorot mēshavand, balki ba Russiа mēravand, zero, toҷikon va rûsҳo ҳamnajod ҳastand. Darvazaҳoи Russiа barozi ҳama boz ast. Ҳatto, agar as man vobasta mebudi, shoyad, man onro to ҳadde mebastam. Magar, shumoe mehoҳed, ba ҳavlii shumoe na 10 nafr, balki ҳazor nafr biyēd? Dar in surat ҳavlii shumoe vayron mēshavad. Ba guftai Ҳoҷa Nasriddin, tamomii baddaxtiҳo az on sar mēzānād, kī mo az makoni ҳud durr mēravem."

**Радиои Озодӣ: Шумо барои ҳамин
ба Тоҷикистон баргаштед?**


Темур Зулфиқорov: "(Mehxandad) "Shoyad, to ҷoe ба ҳamin sabab boşhad. Ҳarchand eҳodiyeti man mansubi adabiyyeti rûs ast va dar in chon danad."

**Радиои Озодӣ: Тақriban namondas-
tast gӯem ҳam, xato nameshavad?**

Темур Зулфиқорov: "Baқte ba kӯcha mebarom chand nafr ba nazdam omada mepursand, kī shumoe Temur Zulfiqorov ҳastand. Ҷavonon dar Toҷikiстон aslan kitob namexonand va in daҳxatnok ast, ҳarchand toҷikon misli jaҳudiҳo millati kitobdustand. Parvardigor ba toҷikon du боли asosӣ dodaast - nazm va xirad. Ҳolo toҷiki sarsoxt mačbur ast, mislli fułum dar қišvari digar kӯcha rӯbad. Ammo vay shéri ziёde medonandu xiradi wolo dorad. Beshtar e az adibonii klassik dar tamomii ҷaҳon siyosatinox ҳam буданд."

**Радиои Озодӣ: Dar avvali sӯxbat
shumo az kitob naxonandi ҷavonon
toҷik ishora karded. Vazъni adabiyyeti
toҷik dar solҳoi aҳirro ӯy guna arzēbī mēkuned?**

Темур Зулфиқорov: "Xub ast, kī dar Dushanbe kitobxonai buzurge soxta shud. Ammo kitobxonai nimaҳoliy ast. Dar mafazavu restoranu choyxonaҳo atrofi on mardum ziёdand, valle kitobxonai kohlist. Naboad navishtaҳo Rottishildro faromush kar, kī guftaast, ҷaҳon tanҳo dar daсти kitobxonҳo ast. Donishmandoni Chonpon sobit karandaند, kī agar inson dar tūli se mox kitob naxonad, siy darсади maғzi sarash az faъoliat bозmemonad."



БАРГУЗОРИИ ҶАЛАСАИ ПАДАРУ МОДАРОН ДАР ДОНИШГОХ

Санаи 26.10.2019 дар толори фарҳанги донишгоҳ тиқи нақша-ҷорабинии раёсати тарбия ҷаласаи вазеъи падару модарони донишҷӯёни филология тоҷик ва журналистика ва факултети омӯзгорӣ ва фарҳанг баргузор гардид. Дар воҳӯйрӯи ноиби ректор оид ба таълим, дотсент Ҳолиқов С., ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия Рафиев С., ноиби ректор оид ба тарбия Назаров Ҳ., сардори раёсати тарбия Гулов Р., сардори факултети филологияи тоҷик ва журналистика ва факултети омӯзгорӣ ва фарҳанг иштирок намуданд. Суҳани ифтиҳоҳи тоҷикӣ ноиби ректор оид ба таълим, дотсент Ҳолиқов С. кушода, дар бораи вазъи таълиму тарбия дар соли таҳсили 2019-2020 суханронӣ намуданд. Дар анҷоми воҳӯйрӯи ноиби ректор оид ба таълим Ҳолиқов С. ба дод.



нишҷӯёни лаёкатманд, ки дар Олимпиадаи донишҷӯёни мусассаҳои таҳсилоти олии қасбӣ фаъолона иштирок намуда, сазовори ҷойҳои ифтиҳоӣ гардиданд, бо Ифтиҳорнома, мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ гардида, падару модарони онҳо бо сипосномаи Раёсати донишгоҳ сарфароз гардонид шуданд.

ИФТИҲОРНОМА АЗ ОЗМУНИ "ФУРӯГИ СУБҲИ ДОНОЙ..."



Санаи 26.11.2019 Юнусова Ҳалима, донишҷӯи факултаи филологияи тоҷик ва журналистикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ барои иштироки фаъолона дар даври сеюми озмуни ҷумҳурияии "Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст" аз рӯи наминатсияи адабиёти мусосири тоҷик бо ифтиҳорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуд.

МАРҶОНА-ДУХТАРИ ВАЗНБАРДОР

Бо ташаббуси Кумитаи ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 26.11.2019 дар шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷумҳурияӣ оид ба "Вазнбардорӣ" байни ҷавондухтарони аз 15 то 20-сола баргузор гардид, ки дар он донишҷӯи факултаи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Марҷонаи Сабзаалӣ иштирок намуда, ҷои 2-юмро ишғол кард ва бо тӯҳфаву медал ва ифтиҳорнома қадрдонӣ карда шуд.



ШУКРОНА-ВАЗНБАРДОРИ № 1

Бо ташаббуси Кумитаи ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 26.11.2019 дар шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷумҳурияӣ оид ба "Вазнбардорӣ" байни ҷавондухтарони аз 15 то 20-сола баргузор гардид, ки дар он донишҷӯи факултаи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Шуқронай Ширин иштирок намуда, ҷои 1-юмро ишғол кард ва бо тӯҳфаву медал ва ифтиҳорнома қадрдонӣ карда шуд.

СИПОСНОМА БАРОИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУН



бехтарин" дар мавзӯи "Пешвои миллат - ҳастии миллат" бахшида ба Рӯзи милитсия баргузор гардид, ки дар он донишҷӯи факултаи филологияи руси Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Ҳабибуллоҳода Малоҳат иштирок намуда, барои хониши хубу аъло, интизоми намуналӣ, фаъолият дар ҷорабиниҳои ҷамъиятӣ, саҳми арзанда дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва иштироки фаъолона дар озмун бо ифтиҳорнома қадрдонӣ карда шуд.

АЗ РӯZNOMA

мекунад. Воридшавии мақолаҳо ба идораи рӯznoma хеле зиёд буда, мо имкони ба якборагӣ нашри ҳамаи онҳоро надорем.

Ба таваҷҷӯҳи донишҷӯён ва омӯзгорони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ расонида мешавад, ки рӯznomaи "Анвори дониш" мақолаҳои хонданбобро ҳамеша чоп

КОНФЕРЕНСИЯ: "МАСъАЛАҲОИ МУБРАМИ МАТЕМАТИКА ДАР ЗАМОНИ МУОСИР: ДУРНАМО ВА ҲАЛЛИ ОНҲО"



Санаи 23-юми ноябрی соли ҷорӣ дар толори фарҳанги Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ конференсия илмӣ-амалии ҷумҳурияӣ дар мавзӯи "Масъалаҳои мубрами математика дар замони мусосир: дурнамо ва ҳалли онҳо" бахшида ба 80-солагии доктори илмҳои физика ва математика, профессори ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, шодравон Раҳмат Ақбаров баргузор гардид.

Конференсия аз ду бахш: 1. Масъалаҳои мубрами математика дар замони мусосир, ки дар ин бахш 43 мақола пешниҳод шуда буд. 2. Педагогика-методикаи таълими математика, ки дар бахши мазкур 48 мақола пешниҳод гардида буд.

Ҷаласаи ифтиҳоҳи тоҷикӣ ноиби ректор оид ба таълим Ҳолиқов С.С. кушода, мөхмононро ба ҳайрамақдам гуфтанд. Сипас, ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия, номзади илмҳои педагогика Рафиев Сафархон баромад намуда, ҳозиринро оид ба раванди баргузории конференсия ва кор бо бах-

шо шинос намуд. Сипас, мақолаи номзади илмҳои физика ва математика, мудири кафедраи таҳлили математики ва назарияи функцияҳои Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Абдулазизов А.Х. дар мавзӯи "Системаи беохри мудодилаҳои дифференсиали бо параметр" шунида шуд. Баъдан, кор дар бахшҳо сурат гирифт. Бегоҳии ҳамон рӯз конфронс чамъbast гардид.

ЧОРАБИНӢ БАХШИДА БА Рӯзи ПАРЧАМ



Парчами Тоҷикистон пешинаи ҳазорсола дорад.

- Мехр бар парчами давлатӣ меҳр бар миллату давлат аст.

- Парчами миллӣ ифтиҳори дирӯз, имрӯз ва фардои миллат.

Дар конференсияи мазкур маърӯzaҳо аз ҷониби донишҷӯёни факултаи таърих, ҳуқӯқ ва муносибатҳои байнамиллаӣ шунида шуданд. Дар конференсия мазкур аъзоёни "Ҷамъияти илмии донишҷӯён" ки аз 10 факултет ҳастанд, бо шумораи 205 нафар иштирок намуданд ва дар охир баъд аз шунидани маърӯzaҳо саволу ҷавобҳо сурат гирифт.

ФАҶОЛИЯТИ МАҲФИЛИ "СИЁСАТ-ШИНОСОНИ ҶАВОН"

Тиқи нақши кории кафедраи сиёсатшиносии донишгоҳ санаи 27.11.2019 дар толори фарҳанги макҳилии навбатии "Сиёсатшиносони ҷавон" баргузор гардид, ки дар он 45 нафар донишҷӯён аз 10 факултет иштирок намуданд. Дар макҳиф аз тарафи донишҷӯёни маърӯzaҳо шуданд. Нахуст, донишҷӯёни 4-юми факултаи таърих, ҳуқӯқ ва муносибатҳои байнамиллаӣ Башолов Мунаваршо дар мавзӯи "Дин ва сиёсат" баромад намуданд ва дар охир баъд аз шунидани маърӯzaҳо саволу ҷавобҳо сурат гирифт.

ӯи соли 4-юми факултаи таърих, ҳуқӯқ ва муносибатҳои байнамиллаӣ Башолов Мунаваршо дар мавзӯи "Дин ва сиёсат" баромад намуданд ва дар охир баъд аз шунидани маърӯzaҳо саволу ҷавобҳо сурат гирифт.

СИПОСНОМАИ ДДТ



Абдулло Ҳабибуллоҳ, доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ, ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Баргузориши макони ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳуқӯқ ва муносибатҳои байнамиллаӣ шунида шуданд. Дар конференсия мазкур аъзоёни "Ҷамъияти илмии донишҷӯён" ки аз 10 факултет ҳастанд, бо шумораи 205 нафар иштирок намуданд ва дар охир баъд аз шунидани маърӯzaҳо саволу ҷавобҳо сурат гирифт.

СИПОСНОМАИ ВКД БА МАЛОҲАТ



ӯрии Тоҷикистон сарфароз гардонид шуд.

ҶОИЗА, ОРДЕН, МЕДАЛ ВА ДИГАР МУКОФОТҲОИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН



Хизматҳои Эмомали Раҳмон ҳам дар доҳили кишвар ва ҳам берун аз он эътироф гардидаанд. Барои саҳми бебаҳо дар густариши ҷомеаи умунибашарӣ ў ба гирифтани Ситораи тиллоии Алберт Швейцер ва үнвони фахрии Профессори Академияи умумиҷаҳонии тиб дар соҳаи илмҳои гуманитарӣ сазовор дониста шудааст. Ў дар ҷаҳон аввалин сиёсатмадорест, ки ин мукофоти олиро соҳиб гардидааст.

Соли 2005 дар арафаи ҷаҳони Ваҳдат боз як ҷоизаи олӣ-медали тиллоии "Барои таҳқими сулҳ ва ризоияти байни ҳалқҳо"-и Федератсияи байнамилалӣи сулҳ ва ризоият насиби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. Эмомали Раҳмон дар байни сарони кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аввалин касе мебошад, ки ба гирифтани ин ҷоиза мушарраф гардидааст.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дар солҳои ғуногун ҳамчунин бо ордени алмосдори "Звезда мецената" (Ситораи сарпараст) - ҷоизаи олии ҷамъиятии Бунёди байнамилалӣи ҳайрияи "Меценаты столетия" (Сарпаратони аср), ордени "Қаҳрамони миллии Афғонистон - Аҳмадшоҳи Масъуд", ҷоизаи Бунёди байнамилалӣи нависандагон ва рӯзноманигороди Ҷумҳурии Туркия, ситораи ёқутии "Миротворец" (Сулҳовар), Медали тиллоии Маҷлиси ҳалқи (Парлумони) Ҷумҳурии Мисри Араб, Нишони фахрии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ордени Шӯрои олимпии Осиё, Медали тиллоии арҷузорӣ ба Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ (Румӣ) -и ЮНЕСКО, Ордени тиллоии Эҳён Роҳи Абрешим, Медали тиллоии ба номи Николай Блохин -мукофоти олии Академияи илмҳои тибии Федератсияи Русия, Ордени "З Ситора дараҷаи 1" бо занҷираи тиллоии Ҷумҳурии Латвия, ордени Княз Ярослави Ҳаким дараҷаи 1-и Украина, Нишони Покистон - олитарин мукофоти давлатии Ҷумҳурии Исломии Покистон ва дигар мукофоту ҷоизаҳо сарфароз гардонда шудааст.

ОРДЕНҲО

- Қаҳрамони Тоҷикистон (аз 11 декабри соли 1999)
- Ордени "Достиқ" дараҷаи аввал (Қазоқистон, 4 октябри соли 2002)
- Ордени "Қаҳрамони миллии Афғонистон - Аҳмадшоҳ Масъуд" (Афғонистон, 28 апрели соли 2005)
- Ордени "Княз Ярослави Ҳаким", дараҷаи аввал (Украина, 3 декабри соли 2008)[9]
- Ордени "Се ситора" (Латвия, 9 июля соли 2009)
- Ордени "Барои Ҳизматҳо" дараҷаи аввал (Украина, 15 декабря соли 2011)

Ордени "Ҳайдар Алиев" (Озарбойҷон, 12 июля соли 2012)
Ордени Президенти Туркманистон "Битараплык" (Туркманистон, 23 августи соли 2012)

Ордени "Ҳилол ва Ситора" (Қумитаи Байнамилалӣи мубориза бо терроризм, маводи муҳаддир ва ҷиноятҳои экологӣ "INTERSAFETY", 19 майи соли 2011)

Ордени Шӯрои Олимпии Осиё (Шӯрои олимпии Осиё, 8 апрели соли 2009)

Ордени Александр Невский (Русия, 26 февраля соли 2017) - барои саҳми бузург ва талоҷҳои созанду иқдомҳои пайваста дар роҳи рушди бесобиқан муносибатҳои гуногунҷанбаи байнидавлатӣ ва дӯстии ҳалқҳои Тоҷикистону Русия

МЕДАЛҲО ВА ДИГАР МУКОФОТҲО

Медали тиллоии ҷаҳонӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино (ЮНЕСКО, 5 ноября соли 2002)

Нишони фахрии ИДМ (ИДМ, 2007)

Медали тиллоии Парлумони Ҷумҳурии Мисри Араб (Парлумони ҶМА, 16 июля соли 2007)

Мукофоти байнамилалӣи Пётри Кабир (Созмони ғайридавлатии "Иттиҳоди менеҷерҳои даврони нав" (Россия), 2002)

Медали тиллоии Федератсияи байнамилалӣи Сулҳ ва Ризоият (Федератсияи байнамилалӣи "Сулҳ ва Ризоият" (Қирғизистон), 4 августи соли 2004)

Мукофоти сулҳи СММ (СММ, 2007)

Ситораи ёқути "Миротворец" (Иттиҳоди байнамилалӣи ҳайрияи "Миротворец", 25 июня соли 2007)

"Пешвои асри XXI" (Созмони ҷамъиятии Шӯрои Аврупоӣ, 18 августи соли 2011)

УНВОНҲОИ ФАҲРИ

Доктори фахрии Донишгоҳи миллии Киев ба номи Тарас Шевченко (2008)

Профессори фахрии Донишгоҳи Қуҳии Урал (2009)

Профессори фахрии Донишгоҳи давлатии Москва (2009)

Профессори фахрии Институти шарқшиносии Академияи илмҳои Россия (2009)

Профессори фахрии Донишгоҳи Синсзияни Хитой (2010)

Профессори фахрии Донишкадаи давлатии Иқтисод ва идораи Туркманистон (23 августи 2012)

Манбаъ:

<https://ru.wikipedia.org>



Комрон БОБОЕВ, асистенти кафедраи химия ва биология

"Тоҷикистон дорон сарвати азими истифоданашуда гидроэнергетики буда, аз рӯи фоизи истиҳсоли "энергияи сабз" аз манбаъҳои таҷдидшаванд дар қатори шаш кишвари пешсафи сайёра ҷойгир аст. Истифодаи чунин захираҳо яке аз заминаҳои асосии ташаккул ёфтани "иқтисоди сабз" ба ҳисоб рафтад, идоракуни самаранӣ үнсурҳои дигари он, аз ҷумла захираҳои обӣ, экология ва рушди устуворро таъмин менамояд. Мо ният дорем, ки ин сарвати худро ба нағъи кишвар ва минтақа истифода намоем. Ҳукumatи Тоҷикистон дар ин ҷода пайваста тадбирҳои зарурӣ меандешад".

Эмомали РАҲМОН

Об яке аз омилиҳои муҳими экологӣ барои организмиҳо зинда мебошад. Бе об ягон организмиҳо зинда фаъолият карда наметавонад. Ин аст, ки обро мӯъчизаи табиат меноманд. Об барои нигоҳдории фаъолияти мӯътадили ҳуҷайраҳо, бофтаҳо ва организм заурӯр аст. Муҳимтарин ҷараёнҳои ҳаётан зарури биологии (физиологии

ТОҶИКИСТОН: ОБ ВА РУШДИ УСТУВОР

биокимиёвии) организмҳо бо иштироқи об ба амал меоянд. Аз ин ҷост, ки об қисми чудонашаванди кулли организмиҳо зинда мебошад. Ғайр аз ин, об барои организмиҳо ҳамчун ҳалкунанда аҳамияти бузург дорад. Об асоси ҳаёт дар сайёраи мо ба шумор меравад. Об ҳамчун омили муҳими рушди устувор дар бисёр санадҳои сатҳи ҷаҳонӣ, минтақавӣ ва миллӣ, ҳамчунин стратегияҳои рушд нишон дода шудааст. Яке аз самтҳои афзалиятонки соҳа об - ин таъмини намудани аҳолӣ бо оби ошомидани безарар ва беҳдошто бοқӣ мемонад. Ин мушкилот дар дехот ҳаст, ки зиёда аз 70%-и аҳолӣ дар он ҷо зиндагӣ мекунанд.

Об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам аст. Об захираи бузургест, ки воқеяни он ҷаҳону зиндагиро тароввату зебой ва сарсабзвиу озодагӣ мебахшад. Ҳастии гулу гиёҳ, ҳайвоноту набутот, растаниви инсоният, хосса зиндагии осоиштаву ободӣ ва озодагию пурбаракатӣ ҳама бо об вобастагӣ дорад. Пешрафти ҳама гуна саноати сабуку вазнин аз об вобастагии калон дорад. Инсон бе об зиндагӣ карда наметавонад. Ҳатто қисмати зиёди вазни бадани инсоният аз об иборат аст. Мъълум, ки ҷисми мо аз се ду ҳиссааш аз об иборат буда, одам бе ҳӯрок то 4 ҳафта, бе об бошад, то 7 рӯз зиндагӣ карда метавонад. Барои нигоҳдории мувозинаи обӣ ҳар рӯз 2-3 литр моёй истифода бурдан лозим аст. Бисёр олимон мөҳисонанд, ки ҳаётин инсонӣ дар худ "муబориза баҳри об" - ро пешниҳод мена-

мояд. Ҷисми қӯдак аз лаҳзаи таваллудшавӣ то синни яқсолагӣ 80-85% об дорад. Ҳангоми ба синни 18-солагӣ расидан миқдори об то 65-70%, дар пиронсолӣ бошад, то 25% кам мешавад. Аз ҳамин сабаб, мөҳисонанд, ки дар таъмин намудани организми бо оби босифат ва миқдори об барои раванди мӯътадили мубодилаи моддаҳо зарур буда, сирри давомидии ҷавонӣ аст.

Муҳаммад Ғиёсиҳдин дар қитоби худ "Ғиёс-ул-лугот" обро ҷунун шарҳ дадаанд. Об маъруф аст, ки яке аз ҷумлаҳои ҷаҳор манбас бошад ва ба маъни ривоҷи равнақ ва иззат ва обруву латофат ва қадру қимат ва файз ва ато ва раҳмат ва давлат ва тараққии ва ҷоҳу манзалат ҳам омадааст.

Академик Ферсман образнок карда мегуяд, ки "Об-ин асаби замин аст". Агар мӯз аз фазои коинот ба замин низар афқанем, мебинем, ки ҷизи асосӣ ҳуҷӯӣ набуда, об мебошад. Ҳушкӣ дар сайёраи Замин ҳамагӣ 25 дарсад буда, 75 дарсади дигарро үқёнусҳо, дарёҳо ва кӯлҳо ташкил мебиҳанд. Дар Тоҷикистон 14 ҳазору 509 пирҳо мавҷуд аст, ки 8 дарсади ҳудуди кишварро ташкил мебиҳанд. Пиряҳҳо манбаи аслии оби Тоҷикистон ва 60 дарсади оби Осиёи Марказӣ маҳсуб мешаванд. Ҳукumatи Тоҷикистон дар робита ба мушкилоти мавҷудаи умумиҷаҳонии норасони об ҳамеша саъю талош дорад, то дар мушкилоти марбут ба оби ошомидани натанҳо минтақа, балки сайёра низ нақши муҳим дошта бошад.

Нурматов Шароғиддин, мудири кафедраи тарбияи ҷамъонӣ ва методикаи таълими он

ЧАНД НУКТА ДАР БОРАИ ЧИХОД, ТЕРРОРИЗМ ВА ИФРОТГАРОИИ САЛАФӢ

Калимаи терроризм ё террористро ҳама дарк мекунанд ва солҳост, ки бо амалҳои даҳшатафкани ҷомеаи ҷаҳон ба мубориза баромадааст. Ғайр аз ин, мосари дигар қалима ҳарф ҳоҳем гуфт, ки ин ифrotgaroӣ салафӣ (экстремизм) мебошад. Синоними ҷистлоҳи экстремизм қалимаи арабии ифrot аст, ки маънояш аз ҳад (андоза) гузаштан дар коре; ифrot кардан (намудан) аз ҳадди эътидол гузаштан (гузарондан), дар коре зиёдаравӣ кардан мебошад. Яъне, ҳар шахсе, ки асабӣ ва сарзада аст ва аз рӯи эҳсос доим қарор мебарорад ва бе андеша сухан мекунанду ҳукм кардан ба ҳар коре шугӯи ўст, ифrot аст.

8 декабри соли 2003 таҳти № 69 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифrotgaroӣ)" қабул карда шуд. Дар ин қонун экстремизм - ин изҳори фаъолияти ифrotии шахсони ҳуқуқӣ ва воеӣ ба даъвати нооромӣ, дигаркунии соҳти конституционӣ дар давлат, ғасби ҳоқимият ва тасаруфи салоҳияти он, ангезонидани нажодпарастӣ, миллатгарӣ, бадбинии иҷtimoiy, мазҳабӣ оварда шудааст.

Солҳои ахир равияни иfrotии салафия дар ҷумҳурии мо реша давонидашт ва ба воситаи зарҳаридони ватан-furӯшашон ақида ботили худро паҳн намуда истодаанд. Бояд зикр намуд, ки салафия - аз феъли арабии "салафа" гирифта, маънояш ибтидо, аввалин мебошад. Салафия ҳамчун ҷараён бунёдгаронаи динӣ-ахлоқӣ дар замини равияни сунизм дар асри 15 аз осори олими мусулмон Ибни Таймия ба вуҷуд омадааст, ки ба баргаштан ба замони ҷамоаи Мадина (622-630)-ро даъват месозад. Яке аз таблиғагарони маъруфи салафия Ибни Абдулваҳҳоб мебошад, ки асосгузори ҷараёни вахҳобия шинохта шудааст. Марказ ё ин ки макони салафия дар Арабистони Саудӣ ҷойгир аст.

Ҳамзамон Суди олии Тоҷикистон дар соли 2009 бо дарҳости прокуратура ҷараёни "Салафия"-ро дар қalamрави Тоҷикистон мамнӯз Ҷӯён карда буд.

ТАРБИЯИ ФАР- ЗАНД-ТАҚОЗОИ ДАВРУ ЗАМОН

Ширшило МИРЗОЕВА, омӯзгори синҳои ибтидои MTMU №5-и шаҳри Кӯлоб

Аз қадимулагӣ маддуми соҳибатмаддуни маддуни тоҷибияи фарзанд аҳамияти хоса зоҳир намуда, барои дар рӯйхати ватандӯстиву ҳештанишиносӣ, донишандӯзии маърифатпарварӣ, ҷавонмардиву аҳлоқӣ ҳамида ва нангӯ номус ба воя расонидани фарзандони худ ҳамеша кӯшиш мекарданд. Дар тӯли садсолаҳо ҳонаводай тоҷик ҳазорон фарзандони фарзонаро ба дунё овардаву ба камол расондааст, ки онҳо барои халқи худ ва тамаддуни башар хизматҳои зиёди таъриҳиро ба анҷом расониданд.

Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва тақмилу аҳлоқу маънавият масъулияти асосӣ ба дӯши падару мадар аст, зеро падару мадар дар сарғаҳи ташаккули андешаву ҳҳосс ва рушди ҷаҳонбии қӯдак қарор доранд, фарзандон дунёро бо ҷашму дилу онҳо мебинанду мешинанд ва муносабати худро ба олами атроф, қабл аз ҳама аз дидгӯҳи падару мадар муайян мекунанд. Ӯсулан ақлу идрок, ҷаҳонбии ва фазилати маънавии падару мадар аввалин сарҷашмаест, ки дар зеҳну шууру қӯдак нақши ҳамешагӣ пайдо мекунад ва нуғӯзи он дар зиндаигии инсон як умр боқӣ мемонад.

Эҳтирому мөхрубонии мутақобила ва риояи ҳуқуқи ҳамдигар аз ҷониби падару мадар дар зеҳни фарзанд эҳтиром ба инсон пеш аз ҳама ба худ ва эҳтиром ба ҷамъиятиро парвариш медиҳад. Ба ин маъни пайғамбари ислом (с) мифармояд: "Фарзандони худро эҳтиром кунед ва ба онҳо бо одобу рафтори нек бархурд намоед, ба фарзанди худ дар анҷоми некӣ ва ҳашр ёрӣ росонед".

МАНФИАТҲОИ МИЛЛӢ ВА ҲАДАФҲОИ ГЕОПОЛИТИКӢ

Ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва ҳадафҳои геополитики давлат дар низоми муносабатҳои байналхалқӣ меҳвари асосии сиёсati ҳориҷии давлатҳо, ки ба шумор мераవад заминai мушахаси инкишофи дохили давлатро талаб дорад. Бахусус пойдори сулҳ дар ҷомеа дар фаҳми мусоириаш, ҳалли мочароҳҳои мусалаҳона, ҳалли масъалаҳои сарҳадии байни давлатҳои ҳамсоя, бартарф намудани инкишофи номусоиди иқтисодиёти давлатӣ аз ҳамин қабиланд. Яке аз ҳусусиятҳои асосии таъсиррасо-

тон, ки асоси ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва геополитики ба ҳисоб мераవанд, муносабати ҷиддӣ ва сарвактиро аз ҷониби ҳоқимияти давлатӣ ва мақомотҳои қудратӣ талаб дорад таъминии амнияти сарҳадӣ ва баҳсҳои сарҳадӣ байни давлатҳои ҳамсоя ба шумор мераవад. Ҷумҳурии Тоҷикистонро лозим аст, ки барои ҳалли ин масъалаҳо қувваҳои ҳарбиашро вобаста ба талаботи ҷомеаи мусоир инкишофт диҳад ва дар ҳоли ҳалли осоишта пайдо накардан аз доираи ҳамон зӯрии ба хотира таъмии арзӣ ва истиқолияти давлатӣ истифода бурда тавонад.

Вазъи нооромӣ дохили давлати ҳамсоя Афғонистон ба мамлакати мо ҳуҷдор медиҳад, ки нисбат ба таъминии амнияти давлатӣ ҷорӣ шавад, зеро ҳалалдор гардидани ҳолати дохили қишивар дар заминai таъсирасонии ҳаракатҳои иртиҷоии ин қишивар истинос нест. Бахусус, воқеаҳои 11 сентябрь соли 2001 ин гуфтаҳоро тақвият мебаҳшад, ки новобаста аз ташаккули давлат ҳавфи ба вуҷуд омадани таҳдидҳои замони мусоир дар муносабатҳои дохili давлати ҳамсоя ба таъсири он ба амнияти қишиварҳо қафолат дода мешавад.

Бояд тазаккур дод, ки ба хотира ҳимояи манфиатҳои миллии геополитики ва таъминии амнияти давлатӣ ҳалли мочароҳҳои мусалаҳона ба ҳисоб мераవад. Махсусан ҳалли мочароҳҳои иҷtimoiy, этниқӣ, таҳқим ва устувории ваҳдат дар ҷомеа вазифai асосии ҳоқимияти давлатӣ дар низоми муносабатҳои имрӯза ба ҳисоб мераవад. Бояд таъқид намуд, ки ҳолати осоиштагӣ дар ҷомеа боиси рушд ва инкишофи фазои ҳориҷӣ ва дохili давлат буда, шароити мусоид дар нисбат ба ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва ҳадафҳои геополитики давлатӣ махсус мебошад. Аз ин рӯ, Ҷумҳурии Тоҷикистонро лозим аст, ки нисбат ба таъминии сабоҳӣ ҳамини ҳоқимияти давлатӣ ба шумор мераవад. Ҳалли осоиштагӣ ин мушкилии байни давлатҳои ҳамсояи инкишофи дохili ҳароҷии мамлакатҳои номбаршуда ба ҳисоб рафта, асоси устувории раводиди байни ин давлатҳо мебошад.



ни байниҳамдигарии манфиатҳои геополитики ва амнияти давлатӣ ҳалли мочароҳҳои мусалаҳона ба ҳисоб мераవад. Махсусан ҳалли мочароҳҳои иҷtimoiy, этниқӣ, таҳқим ва устувории ваҳдат дар ҷомеа вазifaи асосии ҳоқимияти давлатӣ имрӯза ба ҳисоб мераవад. Бояд таъқид намуд, ки ҳолати осоиштагӣ дар ҷомеа боиси рушд ва инкишофи фазои ҳориҷӣ ва дохili давлат буда, шароити мусоид дар нисбат ба ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва ҳадафҳои геополитики давлатӣ махсус мебошад. Аз ин рӯ, Ҷумҳурии Тоҷикистонро лозим аст, ки нисбат ба таъминии сабоҳӣ ҳамини ҳоқимияти давлатӣ ба шумор мераవад. Ҳалли осоиштагӣ ин мушкилии байни давлатҳои ҳамсояи инкишофи дохili ҳароҷии мамлакатҳои номбаршуда ба ҳисоб рафта, асоси устувории раводиди байни ин давлатҳо мебошад.

Масъалаҳаи асосӣ ва актуалӣ дар нисбати амнияти давлати Тоҷикистон

ХУРОСОНӢ: ТАҲСИЛ ДАР АФГОНИСТОН МУШКИЛТАР АСТ, ЧУНКИ...

Дуруд бар Шумо ҷаноби Муҳаммадраҳим! Ҷӣ ҳолу аҳвол доред?
Зиндагӣ чӣ хел аст?

- Дуруд бар шумо ва хонандагони хуби шумо! Ман Муҳаммадраҳим Хурросонӣ дар яке аз рӯзҳои пурталотуму бигиру намон дар деҳаи ба ном Гузари вилояти Ҷавзҷон ҷашм ба дунё кушодаам. Омӯзишҳои ибтидои, ки аз омӯзаҳои динӣ оғоз мегардад, дар назди имоми масҷидамон, ки амаки модарам буд, омӯҳтам. Аз "Қоиди бағдодӣ", "Қуръон", "Ҷаҳор қитоб" ва "Девони Ҳофиз"-ро дар як муддати хеле кам сареътар аз ҳамсолони дигарем ба итном расондам. Аз ҳамон овони кудакӣ таваҷҷӯҳ барои омӯҳтам доштам ва хушбахтона ҳанӯз ҳам аз пайи омӯзишам.

Дар зодгоҳамон мардумони ўзбектабор ва тоҷиктабор ҳаст, ки ин сабаб шуд, то ман аз кудакӣ ба ду забон тасаллут дошта бошам.

Баъд аз ҳатми давраи ибтидоии мактаб ба Кобул омадем ва боқӣ дарсхоямро дар Кобул ба поён расондам ва хушбахтона баъди ҳатми мактаб барои идомаи таҳсил ҳуҷҷатҳоямро ба вазорат бурда, барои соҳиб шудани Қвотаи Тоҷикистон дарҳост кардам. Ин дарҳост аз тарафи давлати Тоҷикистон қабул гардид ва соли 2015 барои гирифтани таҳсилоти олий вориди Тоҷикистон шудам.

Дар бораи ҷӣ гуна гузаштани зиндагӣ бояд гӯям, ки зиндагӣ ҳадии арзишманд аст ва аз инсон вобастат аст, ки онро ҷӣ гуна мегузаронад.

Ҳоло зиндагиамон хуб аст ва бо умединӣ барои хубтар шуданаш шабро рӯз мекунем ва талошу кӯшиши инсонии худро мекунем, то ҳам барои худамон ва ҳам барои атрофиёнмон хубтар намоем. Зиндагӣ ва ҷигунағии он барои ман ба гуфти шоираи эронӣ ҳонум Жола ин аст:

Агар пурсанд аз ман зинданӣ чист ҳоҳам гуфт,
Ҳамеша ҷустуҷӯ кардан,
Ҷаҳони дигареро орзу кардан
Ҳамин буд.

Ҷӣ сабаб шуд, ки барои гирифтани маълумоти олий Тоҷикистонро интиҳоб кардед?

- Дар хусуси интиҳоби Тоҷикистон ва бавижка шаҳри Кӯлоб барои таҳсилоти олий хидмати шумо арз мекунам, ки ман аз даврони мактабхонӣ шавқу ҳаваси зиёди дар ҳориҷа таҳсил карданро доштам. Хушбахтона, давлати Тоҷикитон ин заминаро бароям мусоид соҳтанд. Аз ин рӯ, сипосгузории худро давлати Тоҷикистон, баҳусус Пешвои миллат муҳаттарам Эмомали Раҳмон мерасонам.

Шаҳри Кӯлобро ҷӣ гуна қабул кардед? Муҳиту атроф ва муносабат ба Шумо муносиб аст?

- Ман ҷандин бор дар ҷарёни мутолия аз қитобҳои адабӣ бо номи Кӯлоб воҳӯрда будам. Шаҳри Кӯлоб ва мардумашро дӯст дорам, чун мардуми меҳрабону меҳмонавоз ва хеле ҳам суннатӣ ҳастанд. Дар мавриди хусусиятҳои хуби ин мардум ва умуман мардуми азизи Тоҷикистон мешавад китоб навишт. Ба сурати хулоса лозим аст гӯям, ки ман дар ҳамин муддати 5 соли таҳсил буда ва тасири худро дар раванди зиндагии ман ҳоҳад гузашт. Ҳотираҳои зиёд дорам дар ин мавриди мекоҳам яктоҷшро ба шумо нақл қунам.

Дар ин шумора ҳайати эҷодии рӯзнома хост, то бо яке аз донишҷӯёни ҳориҷӣ Муҳаммадраҳим Хурросонӣ, магистранти соли 1-уми факултаи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ оид ба зиндагӣ ва таҳсил мусоҳибае анҷом бидиҳад. Фишиурдаи мусоҳиба пешниҳоди хонанда мегардад.

даам ва аз ин хеле миннатдорам. Пеш аз омаданам тасаввuri ҳоса надоштам, vale мепиндоштам, ки мутараққитару ободтар аз ҳозир бошад, чун шаҳри Кӯлоб таърихи тулонӣ дошта, дар канори шаҳрҳои Самарқанду Бухору Ҳуҷанд дар тӯли таърихи соҳибовоза ва таъсиргӯзор дар масири таърихи ин ҷуғроғиё будааст.



Ҷойи ҳушҳолӣ аст, ки сол ба сол шаҳри Кӯлоб зебову обод шуда истодааст.

Оё қасби омӯзгорӣ барои Шумо мақбул аст? Агар "ҳа" ҷаро ва агар "не" ҷаро?

- Ман қасби омӯзгориро дӯст дорам ва аз баракати ин қасб ва омӯзгорони азизам имрӯз то дараҷаи магистрӣ расидам ва дар оянда ҳам кӯшиш мекунам, то шоистаи номи омӯзгор гашта тавонам. Бо истифода аз фурӯсат дуруд мефиристам ба устодони азизам, ки дар муддати 5 соли таҳсил ҳамаи кӯтоҳӣ ва камбуҷҳои маро нодида гирифтанд ва маро дастгирӣ карданд.

Дар як сол ҷанӣ маротиба ба назди волидонатон мераవед?

- Мо солона як маротиба ва дар сурати лозим бештар ҳам метавонем ба қишварамон барои дидани хешованӣ дар муроҷиат кунем. Зиндагӣ агар ба як минвол пеш равад, ҳастакунанда ҳоҳад шуд. Ҳамин пастию баландии зиндагиро қобили таҳаммул месозад. Ҳамин гуна зиндагии мо дар муддати 5 соли таҳсил буда ва тасири худро дар раванди зиндагии ман ҳоҳад гузашт. Ҳотираҳои зиёд дорам дар ин мавриди мекоҳам яктоҷшро ба шумо нақл қунам.

Ҳар сол аз моҳҳои синтябр то ништири аввали январ мо донишҷӯёни ҳориҷӣ байд аз омода ва тартиби ҳуҷҷатҳои лозими аз пайи гирифтани раводиди яқсолаи худ мешавем. Аз қазо имсол ман ҳам ба донишгоҳи муроҷиат кардам ва ҳам ҳуҷҷатҳои лозима барои гирифтани раводиди дер омода гардианд. Дар натиҷа аз муҳлати равиди ман ҷанд рӯз гузашт, ки ин хеле бад буд. То рӯзе, лиҳози ҳуҷҷат комил будан зарур аст, дар ғайри сурат одам дучори мушкилоти зиёд ҳоҳад гашт. Ҳамчунон гузашта аз лозими аз ҳамони таҳсил ман дар ҳамин муддати 4 соли таҳсилам дар Кӯлом бо обу ҳавои ҷонбонӣ ва мардуми меҳрабонаш унсур гирифтам ва шумо беҳтар медонед, ки вазъияти амниятии қишивари мо ҳам ҷондӣ ҳуб нест ва ҳамин авомил боис шуданд, то ҳаминчо бимонам.

Баъд аз ҳатми магистратура ҷӣ нақшаҳо додред?

- Баъди ҳатми таҳсил, агар қишиварамон тинҷӯ шавад, баргашта барои мардуми дардидаву ранҷкашидai ҳуд хидмат ҳоҳам кард.

Дарси омӯзгорон то қадом анҷоза шуморо қонеъ мекунанд?

- Дарсҳои устодонам дар маворide барои ман қонеъкунанда ва дар маворide ҳам қонеъкунанда нест. Ин сабабаш тақсирӣ ҳудам ҳаст, чун дар мавриди ҷизҳое, ки дегареро қонеъ кунад, барои ман гоҳо қонеъкунанда нест. Аз ин рӯ, ин тақсирӣ ман аст.

Ба қадом минтақаҳои Тоҷикистон сафар кардед ва аз ин мардум ҷӣ хотироти нақуе додред?

- Ман дар ноҳияҳои Ҳовалинг, Фарҳор, Ҳамадонӣ Мӯъминобод сафар карда, нону намаки мардуми азизашонро ҷашидам.

Таманиниёти шумо чист?

- Дар охир аз дастандаркорони рӯзноами "Анвори дониш" ташаккур менамоям, ки ин заминаро бароям мусоид соҳтанд. Тамано дорам, ки Тоҷикистони азиз ҳамеша мисли имрӯз гул-гулшукӯfon бошад!

Саломат бошед!

- Сипосгузорам.

**Мусоҳиб
Ҷаҳонғир РУСТАМШО**

Холмиро МАҲМАДАЛИЕВ, Ҳасан ГУЛОВ,
омӯзгорони кафедраи "Сайёҳӣ ва ғарзии"-и
ДТМИК

ИФРОТГАРОИРО МАҲҚУМ МЕКУНЕМ!

Ба ҳамагон маълум аст, ки ифротгороён барои кирдорҳои зишту ҳарбиевар ва фоҷиабори худ аз ҳар гуна воситаҳо истифода мебаранд ва бештар ташвишовар он ҳолат мебошад, ки онҳо ҷонибдорону дастгириҳои хешро дарёфтанд. Аз ҳастиву амалиёти террористон баъзе гурӯҳу созмонҳо манфиатҷӯй мекунанд. Мардумони ҳайроҳо қишиварҳои ҷаҳон, ниҳодҳои башарпарвар бар зидди террористон садо баланд бинамудаву онҳоро сидҷан ва қотеъона маҳқум мекунанд. Созмону гурӯҳҳои террористӣ байнӣ чомеа даҳшатафкани мекунанд, ба таҳрибкорӣ даст зада, сабабгори заарёбии иншооти азим ва бадтар аз ҳама, боиси марги садҳо одамони бегуноҳ мешаванд.

Террористон дар тарҳрезии кирдорҳои манфури худ, маҳсусан ҷавонони камтаҷрибаву ноустувор ва саводи коғи надоштаро ба доми фиреби худ мекашанд ин вазъ тақозо дорад, ки ҷумла дар таълимгоҳҳо ба таълиму тарбия таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда, бояд ба он кӯшид, ки ҷавонондорони дорои донишҳои коғии сиёсӣ ва ҷомеашиносӣ бошанд ва ба воеҷаҳои замон дуруст сарфаҳам раванду боандешаву мулоҳизакор бошанд ва дар амали ҳеш бо волидон, устодон ва дӯстони худ маслиҳатгар бошанд. Аз ин лиҳоз, дар лаҳзаҳои тақдирсози таърихӣ танҳо матонату мардонагӣ, ватандустӣ меҳанпастиӣ, эҳтирому эътимод ба фараҳанги миллий, тамаддуну созандай исломӣ ва арзишҳои умумиэтирофшудаи башарӣ метавонад қишивари азизон Тоҷикистонро аз ин разилатҳои замон эмин дорад. Бинобар ин, волидайн, мактаб ва ҷомеааро зарур аст, ки насли наврас ва ҷавононро дар рӯҳияни ватандустӣ ва омӯҳтани илму ҳунар тарбия нағоянд, то онҳо дар оянда донишҳои хуб гирифта, шахси сазовори ҷомеа ба камол расанд. Аз ин рӯ, таъкидҳои сарвари муazzами давлатро пешӣ рӯ оварда, ба таҳаввулоти номатбиғи замон экстремизм ва терроризму мӯқовимат намуда, ба варзиш машғул шаванд ва фирефтаи идеяҳои бегонагон нашаванд. Албатта, муваффақияти соҳаи варзиш барои тарбияни насли наврас, ҷавонон саҳт вобостагӣ дорад. Бинобар ин сабаб, дар Донишкадаи технолоѓия ва мененементи инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб мунтазам маҳфилҳои варзишӣ амал мекунанд. Омӯзгорони варзидаи варзиш ба донишҷӯёни ҳама намудҳои варзишро ба онҳо нишон медиҳанд, аз қобили варзиши сабук, волейбол, шоҳмот, шашка, футболи хурд, гуштини миллии тоҷикӣ, дзю-до ва самбо дар ҳамаи ҷорабиниҳои варзиши шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳурияйӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд.

Пешвои муazzами миллат муҳтадарам Эмомали Раҳмон дар суханронии худ бо варзишгарон таъкид карда буданд, ки ҳар чи қадар мо ба рушди соҳаи варзиш дар қишивар шароит фароҳам орем, ҳамон ҳадар насли ҷавонон аз зуҳроти номатбиғи замон ҳашъаҷалобӣ, амалҳои қонуншиканӣ, шомил гардианд ба гурӯҳҳои экстремистию ифротӣ ва ғайра начот мебахшем. Барои ин сарвари давлатамон масъалаи "Омавигардонии варзиш"-ро ба миён гузашт. Бояд гуфт, ки имрӯз фазои Тоҷикистони соҳибистикӣ пол тинҷӯ ором буда, мардуми он дар партави сиёсати сулҳоҳонаи Пешвои миллат зиндагии осоишта доранд.

WINDOWS ИО ANDROID – СМАРТФОН – РО БА КОМПЮТЕР МЕЛАЙВАНДАД



Ширкати Microsoft ба барои зеркаши намудани тафсирни навбатии санчиши Fall Creators Update кушод. Fall Creators Update барои бозсозии дар пеш истодани системаи амалиётии Windows 10 мебошад, ки ин тирамоҳ дар амал татбиқ шуд.

данист. Яке аз функцияҳои муҳими он ин имконияти "пайваст" карда тавонистани Android-смарктон ба компьютер мебошад.

Барои ҳамоҳанг соҳтани кори ду дастгоҳ, дар роҳандозиҳои Windows 10 ба бахши Phone ("Телефон") ворид шудан ва ба Android башад, замимаи таҷрибавии Microsoft Apps-ро аз рӯи истиноде, ки бо паёмак фиристода мешавад, наас кардан лозим аст. Пас аз анҷом додани ин амал истифодабарандагон дар экрани калон саҳифаи сомонаҳое, ки қаблан дар браузери мобили қушода буданд, дода метавонанд. Инчунин, маводи аз он сомонаҳоро барои худ гирифта ё ба онҳо мавод ҷойгир карда метавонанд.

<http://tiroz.org>

ДАР ҚАДОМ ҲОЛАТ ИНСОН ЗУД АСАБОНИ МЕШАВАД?

Аз рӯи мушоҳида эҳсос мекунем, ки қалимаҳои ба истилоҳ "навбаромад", ки танҳо дар адабиёти илмӣ аксаражон маҳфуз буданд, имрӯз хеле серистеъмланд. Ба мисол вожаҳои афсурдагию асабонӣ, ки миёни мардум "псих" ё ин ки "дипрессия" гуфта мешаванд. Ҳатто қӯдакони хурдсол бо гумони "псих" шуданашон ба қавле "алови ҷашм"-и мо қалонсолонро гирифтаанд. Зоро дар сурати иҷро нашудани ҳоҳишҳояшон моро гунаҳкор мекунанд, ки "псих"-ашон кардем. Ҷанде пеш зимни як сӯҳбати онлайнӣ аз равоншиносе ҳоҳиш намудем, ки оид ба ин беморӣ маълумот дидад.

"Маъмулан оқибати тарбияти нодуруст, танбалӣ, ҳудҳоҳӣ ва бадандешӣ инсонро ба ин беморӣ оварда мерасонанд ва ба ҳудкушӣ даст задани барҳе шаҳодати гирифторӣ ба дипрессия аст", мегӯяд равоншинос.

- Аксарият бо надоштани иттилоҳ дар хусуси ин беморӣ ба дуҳтурон муроҷиат намекунанд ё баъзан бо нодуруст мондани таҳсиз аз ҷониби пизишкон мариз гирифтори дараҷаи вазнини афсурдагӣ "дипрессия" мешавад. Дар сурати сари вақт аз пайи табобати нашудан, муолиҷаи он ҳам ҷун дигар бемориҳо душвор мегардад. Баъзе одамон барои табобати бемориҳои рӯҳӣ ё аз дуҳтури равоншинос маслиҳат гирифтан, ҳуддорӣ мекунанд. Ё ин ки дар қайди пизишкони равоншинос буданро иштибаҳан "девонагӣ" маънидод мекунанд. Ҳол он ки асаби инсон бештар аз дигар узвҳои ў ба табобат ниёз дорад, зоро солимии ҳама узвҳои бадани мо аз асаб вобастагӣ дорад.

Ба суоли нишонаҳои ин беморӣ қадоманд, мусоҳиби мо ҷунин иброз дошт: "Дар

марҳилаи аввал ин беморӣ сабаби паст шудани зарфияти корӣ мегардад. Дилтангӣ, асабоният, изтироб, яъсу ноумедӣ, эҳсоси гунаҳгорӣ ва норизӣ аз худ аломатҳои физиологии ин мариҷӣ инҳоянд: бехобӣ, гумшавии иштиҳо, ҳудҳасташавӣ ва дардманшавии узвҳои бадан (ба мисоли мушаҳҳо, дилу меъда ва гайраҳо). Аксар ба он ақидаанд, ки бонувон шояд камттар ба бемориҳои равонӣ гирифтор шаванд. Ҷун онҳоро ҷинси латиф ном мебаранд ва занон ба мушкилоти зиндагӣ тобоваранд. Аммо вақте зан-модаре аз мушкилии равониши арз қунад, боиси ҳандаҳариши ҳонавода ва атрофиёнаш мегардад. Ба гуфтаи равоншиносон ҳавфи гирифтор шудани бонувон ба бемории афсурдагӣ ду маротиба зиёдтар мебошад. Зоро марҳилаҳои ҳайз, ҳомиладорӣ, давраи пас аз ҳомиладорӣ, безурӯти ва климакс, инчунин нисбат ба мардҳо қувваи қами ҷисмонӣ доштанашон, яъне заъифии онҳо ва ҷун зан зери ҳуҷунати ҳонаводагӣ буданашон низ сабаби дипрессия (афсурдагӣ) шуда метавонанд.

Ҳама дардро давоест, гуфтаанд. Агар шумо ҷунин аломатҳоро дар худ эҳсос намудед, ҳарҷӣ зудтар ба дуҳтури равоншинос муроҷиат намоед, зоро аз шикаву ибрози ҳолати равонӣ ба наздион дода, ба табиб муроҷиат намудан, роҳи ҳалли мушкилист. Дар ҷунин ҳолатҳо ба беморон дорӯи равондармонӣ тавсия дода мешавад. Бояд қайд намуд, ки дар баробари ташхису табобати саривақӣ ин ҷуна беморон ба дастгирии равонии аҳли оила эҳтиёҷ доранд. Кафолати шифои комил аз гирифтории афсурдагӣ ин иҷрои саривақӣ тавсияҳои дар боло зикргардида аст.

Шерон бештар рӯзона хоб мераванд ва аз ҳама зиёд онҳо то 20 соат метавонанд хоб рафта, организми худро барои широри сайди нав бокувват намоянд. Аксар вақт шабона туъмай худро соҳиб мешаванд.

ФАКТҲОИ АЧИБ АЗ ШОҲИ ҲАЙВОНОТ



Дар зиндагӣ ҳама чиз дар муҳити худ доро пешво ва ё шоҳ мебошад. Масалан, шоҳи фанҳо математикаро мешуморанд ва ё дар ҷангӣ шерро шоҳи ҳайвонот мөҳисобанд. Инҳо бесабад нестанд. Қувваву ироди шоҳон нисбати дигарон зиёдтар аст. Ана барои ҳамин онҳо ҷунин үнвонро ба худ гирифтаанд.

Шоҳ - шоҳи ҳайвонот беҳуда нест албатта. Чарро дигар ҳайвон ва ё ҳазандаву даррандaro неву танҳо шерро шоҳи ҳайвонот мегуянд? Оё боре андешид? Аксарияти одамон бар он ақидаанд, ки шерро ҳато шоҳи ҳайвонот ном мебаранд. Аммо дар гуфтӯгуни аз забон ба забон гузаштан ин ҳайвони ҷоло дар таомоми сайёра ҷунин үнвонро ба худ соҳиб гардидааст. Ҳоло яқианд факти аҷибо дар бораи шерон пешниҳоди Шумо мегардонем.

- Шерон ягона ҳайвоноте ҳастанд, ки

ба ҳамдигар иттифоқанд. Онҳо бештар шабона фаъол буда, дилҳоҳ сайдро ба доми ҳуд меафтонанд. Суръати ҳаракати ҳеч ҳайвон дигаре ба суръати ҳаракати шерон баробар шуда наметавонад. Ҷаҳши онҳо низ дар як ҷаҳидан то 10 метрро ташкил медиҳад.

- Онҳо гарчанде ба монанди дигар ҳайвонот азимчусса набошанд ҳам, бисёр ҷолуқи ҳушӯранд. Вазнашон метавонад то 320 кг шавад.

- Синну соли шерон аз нигоҳи мухаққиқон ба ҳисоби миёна 13 солро ташкил медиҳад. Аз ин синну сол зиёд умр ба сар бурдани онҳо ба шумораи хеле камашон рост меояд.

- Шер танҳо тули чор шабонарӯз метавонад бе об зитндиғашро идома дидад. Аз ин муҳлат зиёдтар ба шерон мутобиқ нест. Дар ҳолати саҳт ташна мондан ба онҳо 20 дақиқа лозим, ки аз об сер шаванд.

- Айни ҳол дар тамоми қураи замин наэздики 50 ҳазор шер мачуд аст.

- Шерон бештар рӯзона хоб мераванд ва аз ҳама зиёд онҳо то 20 соат метавонанд хоб рафта, организми худро барои широри сайди нав бокувват намоянд. Аксар вақт шабона туъмай худро соҳиб мешаванд.

- Шикори шерон дар тамоми ҷаҳон манъкарда шудааст. Ҳеч як шикорчие ҳуқуқ наదорад, ки шеронро шикор қунад.

НАМЕТАВОН 1,5 МИЛЛИАРД ИНСОНРО 1400 СОЛ ФИРЕБ ДОД



Муаллифи китobi "100 ШАҲСИЯТИ БУЗУРГИ ТАЪРИХ" Майлӣ Ҳарт 28 соли умри гаронашро сарфи таҳқиқ ва навиштани ин китоб намуд. Пас аз иттиҳоми ин китоб дар суханронияш дар Лондон бузургтарин шаҳсияти таъриҳро Ҷэлон намуд, аммо мардум садову ғавғо бардоштанд то суханашро қатъ намоянд... Ӯ суханашро идома дода гуфт:

Марде дар як деҳаи ҳурдебоюни маконӣ ба мардум гуфт: ман фиристодам Ҳудо ба сӯи шумо ҳастам... Омадаам то аҳлоқи некуро пурра қунам. 4 кас ба Ӯ имон овард... Ҳамсарав, дӯстаҳ ва ду қӯдак.

Имрӯз пас аз гузашти 14 аср шумори мусалмонон ҳудуди 1,5 миллиардро гузашта ва дар ҳоли афзоиш аст, ҳеч имконе наదорад, ки Ӯ дар даъвоти тавсияҳои дар боло зикргардида аст.

яш дурӯғӣ бошад зоро умри дурӯғ қӯтоҳ аст, муҳол аст дурӯғ 1400 умр бубинад... Ҳамон ҷуна, ки номумкин аст як шаҳс 1,5 миллиард мардумро фиреб дидад.

Ин шаҳси бузургтарини таъриҳи Муҳаммад (с) аст. Инҳо буд, ки ба ҳаҷтиҳоми ин марди бузург ҳомӯшии даҳшатангезе толорро фаро гирифт. Салому дурӯд бар Ӯ бод.


Что от тебя исходит - к тебе и возвращается...



АКСҲОИ ГҮЁ



БАЪЗЕ ВАҚТ БАРОИ ҲУШБАҲТ МОНДАНИ ДИГАРОН, ЛОЗИМ МЕОЯД, КИ ЯК ҶАДАМ БА ҚАФО ГУЗОРЕМ...



Ба кроссворди шумораи гузашта 9 нафар хонанда чавоб пешниҳод кард: Сафаров Фирӯз (22.11.2019, соати 14:48, 25 хато), Зокиров Мехридин (23.11.2019, соати 08:39, 7 хато), Сафаров Гулмаҳмад (23.11.2019, соати 10:24, 5 хато), Авазов Сайнуриддин (23.11.2019, соати 11:00, 4 хато), Қодирова Матирифат (23.11.2019, соати 11:05, 8 хато), Муҳаммадҷони Баҳром (25.11.2019,


ГОЛИБИ КРОССВОРД МУАЙЯН ШУД!

соати 07:49, 3 хато), Исуфзода Фарида (25.11.2019, соати 13:03, бехато), Исломов Азизулло (25.11.2019, соати 15:52, 6 хато), Раҳматов Ҳисрав (27.11.2019, соати 08:39, 10 хато). Аз 9 нафар танҳо 1 нафар Исуфзода Фарида чавобҳои кроссвордро бехато ба идора пешниҳод кардааст. Аз ин рӯ, Исуфзода Фарида голиб

шуморида мешавад.

Хонандае, ки чавобҳои худро аз назар гузаронидан меҳоҳад, мегавонад ба идораи рӯзнома ташриф биоварад.

Мӯҳлати қабули чавобҳои кроссворди мазкур то 20.12.2019 муайян шудааст.



ДИҚҚАТ!

ХОНАНДАЕ, КИ ПЕШ АЗ ҲАМА КРОССВОРДРО БЕХАТО ПУР КАРДА, БА ИДОРАИ РӯЗНОМА ПЕШНИҲОД МЕКУНАД. БО МУКОФОТИ ПУПӢ ДАР ҲАҶМИ 200 СОМОНӢ ҚАДРДОНӢ КАРДА МЕШАВАД.



Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллий-Пешвои миллат

Эмомали Раҳмон:

**Халқи тоҷик аз замонҳои хеле қадим то даврони
навин ба суннати парчамдорӣ арҷи хосса мегузорад
ва ин амалро беҳтарин нишонаи ҳувияти миллий
ва нангу номуси ватандорӣ мешуморад.**

www.khovar.tj



МУАССИС:

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

АБДУЛЛО ҲАБИБУЛЛО,
доктори илмҳои физика ва
математика, профессор, узви
вобастаи АИ ҶТ, ректори
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

КАРИМОВ САМАРИДДИН,
доктори илмҳои химия,
профессор, узви пайвастаи АМТ

ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО,
доктори илмҳои фалсафа,
профессор

ЧУМЪАХОН АЛИМӢ,
доктори илмҳои филология,
профессор

ХОЛИҚОВ САФАР,
номзади илмҳои химия

ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ,
номзади илмҳои филология,
дотсент

ҒУЛОМОВ ИСЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ,
профессор

АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД,
доктори илмҳои таърих,
профессор

МИРЗОЕВ САЛИМ,
доктори илмҳои педагогӣ,
профессор

ЗАФАР МИРЗОЁН,
ховаршинос, профессори
фаҳрии донишгоҳ

САРМУҲАРРИ:
ҶАҲОНГИР РУСТАМШО

КОТИБИ МАСҶУЛ:
ГАДОМАД ЗУЛФИЕВ

САҲИФАБАНД:

МУНИСА КАРИМОВА

Андеша ва ақидаҳои нашршудаи
шахсии муаллифон дар мақолоту
гузоришҳо ақидаи расмии ҳайати
эҷодии рӯзнома махсуб намешавад.
Дурустии асноду далели маколаҳо ба
уҳдаи муаллиfon ast.

Рӯзнома дар ҶДДМ
“Мега-принт” ба табъ расидааст.
Адади нашр 5000

Нашрия дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №030/
РЗ-97, 30.08.2017 аз нашр ба кайд
гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои
тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешаванд.
Рӯзнома тарики обуна дастрас
мегардад.

НИШОНӢ:


735360. ш.Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (83322) 3- 31- 15,
мобилий: 985-16-75-69; 981-00-02-19

СУХАНИ МОНДАГОР

МАҲАТМА ГАНДӢ

Инсон, ки гарӯ шуд, қатъан мемираდ: чи дар дарё, чи дар рӯёё,
чи дар дурӯғ, чи дар гуноҳ, чи дар хӯшӣ, чи дар қудрат, чи дар
чаҳл, чи дар инкор, чи дар ҳасад, чи дар бухл, чи дар кина, чи
дар интиқом. Мувозиб бошем, гарӯ нашавем.

Инсон будан худ ба танҳоӣ як дини хос аст, ки пайравони
чандоне надорад.



ЖИҶОН

Рӯзи 30-уми ноябрь соли 2019 дар Шӯрои диссертационии 6D.KOA-036

Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академия таҳсилоти
Тоҷикистон саромӯзгори кафедраи таҳсилоти ибтидоии Донишгоҳи давлатии
Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ШАРИФОВ БАХТОВАР ФАЙЗО-
ВИЧ дар мавзӯи "Шароитҳои иҷтимоӣ-педагогии мутобиқшавии кӯдакони им-
кониятшон махдуд ба муҳити таҳсилоти махсус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон"
(дар мисоли муассисаҳои шаҳри Кӯлоб) барои дарёftи дараҷаи илмии ном-
зади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 6D010300 - Педагогика ва психология,
13.00.01- Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педа-
гогӣ) зери роҳбарии доктори илмҳои педагогӣ Иzzатова Муҳабbat рисолаи
номзадиашро бо муваффақият дифоъ намуд.

Раёсати Донишгоҳ ба муҳаққиқ ва роҳбари илмиашон ин комёбиро сидқан таҳният гуфта, дар ко-
рҳои минбаъдаи илмӣ-тадқиқотиашон муваффақиятҳои нав ба навро таманно менамояд.



НЕКӢ БАРМЕГАРДАД

Соли 1966 писари 4 - солае бо номи Роҷер Лозер дар баҳр, дар
наздикии шаҳри Салеми Амрико, гарӯ мешавад. Хушбахтона, ӯро зане
бо номи Элис Блейз начот медиҳад.

Соли 1974, вақте Роҷер 12 - сола буд, дар ҳамон баҳр оббозӣ
мекард. Ноҳост мебинад, ки марде дар об фурӯ рафта истодааст. Ӯ
мардро начот медиҳад. Маълум мегардад, ки мард шавҳари Элис
будааст.

Таҳияи Гулистон МАВЛОНАЗАРОВА



ШЕҶРҲО ҶАРӢИ КУДАКОН



Маҳину борик борид,
То шоми торик борид.
Замин гардида нармак,
Нармак монанди ҳафак,
Ҳамроҳи бобом рафтем,
Ба боғи боло рафтем.
Ману бобом яқҷо,
Қулфинайҳо шинондем.
Қулфинайҳо бор доданд,
Бори фароевон доданд,
Чанд дона аз мевааш,
Аз меваи пӯхтааш,
Чида ба очам бурдам,
Ба дилу ҷонам бурдам.
Очаам гуфто ба ман:
Ба сад даро, ҷонакам.

ҚУЛФИНАЙ ШИНОНДЕМ
Борон бориду борид,
Аз бом шориду шорид,

ГИРЯ НАКУН, ДОДАРҶОН

Додарҷони ҷонакам,
Ақиқу марҷонакам,
Қумрии ҳушрӯякам,
Булбули ҳушхонакам,
Қатраи боронакам,
Шоҳчашай ҷайхонакам,
Навдаи бодомакам,
Лухтаки сари дастам,
Оҳубарраи мастам,
Садбарги тари ҳона,
Дастагули ягонা,
Гиря накун, додарҷон,
Очам ҳамир мекунад,
Баҳри бибиҷонамон,
Кулчафатир мекунад.

Бобоҳон ҶŪРАЕВ,
саромӯзгори кафедраи
таҳсилоти ибтидоӣ